

ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо хуқуки дастнавис

ИБД: 374.1+32 (575.3)

ТКБ: 67.404 (2 тоҷикӣ)

К - 17

**КАЛОНЗОДА ФАТХИДДИН МИР САЙИД АЛИИ
ҲАМАДОНӢ**

АҚИДАҲОИ ДАВЛАТӢ - ҲУҚУҚИИ МИР САЙИД АЛИИ ҲАМАДОНӢ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ
ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи хукуки инсон ва хукуқшиносии мукоисавии факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Азиззода Ӯбайдулло Абдулло – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва хукуки факултети хукуқшиносии Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:

Диноршоҳ Азиз Мусо – доктори илмҳои хукуқшиносӣ, профессор, муовини аввал, муовини директори иҷроия оид ба илм, инноватсия ва муносабатҳои байналмилалии филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе

Муассисаи пешбар:

Кенҷазода Шӯҳрат Юсуф – номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент, декани факултети хукуқшиносии Донишгоҳи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия «16» сентябри соли 2025, соати 9:00 дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6Д.КОА-018 назди Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, кӯч. Буни Ҳисорак, толори Шурои диссертационии факултети хукуқшиносии ДМТ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни рисола дар сомонаи www.tnu.tj ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17) метавон шинос шуд.

Автореферат «_____» соли 2025 тавзъе шуд.

**Котиби илмии Шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент**

[2]



Қодиров Н.А.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Замони истиқололи кишвар, ки халқи шарафманди Тоҷикистон барои рушди давлати миллӣи ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона талош варзида истодааст, замони зинда доштан ва таҳқиқу бозёбии таърихи пурғановати миллат мебошад, ки бе омӯзиши осори илмию адабии фарзандони содиқу фарзонаи халқи тоҷик гайриимкон мебошад. Дар ин қатор Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ҷойгоҳи шоиста ва хоси ҳудро ишғол кардааст. Далели ин гуфтаҳост, ки солҳои 2012-2013 дар ҷумҳурӣ ҷорабинҳои гуногуни ёдбӯд баҳшида ба ҳаёт ва фаъолияти ин мутафаккири маъруфи ҳукуқ баргузор гардиданд. Ба ҳамин хотир 30 марта соли 2013, таҳти №143 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳлили ҷашни 700-солагии донишманд ва мутафаккири Шарқ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» [1] қабул гарди, ки он дар сатҳи баланди ташкилӣ бо иштироки доираи васеи донишмандону муҳакқикони ватанию ҳориҷӣ баргузор карда шуд. Ҷуноне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъқид намудаанд: «Пос доштани хотираи бузургоне, мисли Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ва дигар шаҳсиятҳои нотакрори илму адабамон набояд ба хотири ифтихору болидан бошад. Мо фақат дар ҳамон сурат эҳтироми бузургонамонро комилан ба ҷо меорем, ки осори онҳоро омӯзем, фарзандонамонро дар руҳияи таълимоти онҳо тарбия кунем, фармудаҳои онҳоро дастури амал қарор дихем, то ки дар оянда ҳам аз байни халқи мо Рӯдакиҳо, Фирдавсихо, Буалиҳо, Ҳайёмҳо, Мир Сайдҳо ба воя расанду мо дар рушду камоли тамаддуни башар саҳмгузор бошем. Дар маҷлиси орифон иштиrok намудан ва аз нуру маърифати онҳо файзёб шудан ҳадаяи бузургест» [43, с. 9-10].

Зиндагӣ ва осори пурғановати Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ (солҳои 1314-1386) аз ҷониби муҳакқикону олимони соҳаҳои муҳталифи илму адаби ватанию ҳориҷӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст. Вале осори пурғановат ва ақидаҳои сиёсию ҳукуқии ў, ки масъалаҳои гуногуни фарогири давлатию ҳукуқӣ, ки ниҳоят пурарзишанд, ҳамчун мавзуи омӯзиши монографии илми ҳукуқшиносӣ, маҳсусан таърихи афкори сиёсӣ ва ҳукуқии халқи тоҷик пажӯҳиш нагардидааст. Зимнан, дар таърихи афкори сиёсию

хуқуқии халқи тоҷик Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ нақши хеле муҳим бозидааст.

«Ҳалқи тоҷик ба тамаддуни башарӣ нобифаҳоеро додааст, ки осори гаронбаҳои ҳар яки онҳо шуҳрати оламшумул пайдо карда, дар ташаккули тафаккури инсоният саҳми басо арзишманд гузоштаанд. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ низ дар ҳамин радиф қарор дошта, дар олами адабу ирфон ҷойгоҳи маҳсус ва мақоми баланде дорад. Ин ҷеҳраи барҷаста яке аз шаҳсиятҳои бузург маҳсуб ёфта, на танҳо дар кишвари мо, балки дар Эрон, Покистон, Ҳиндустон ва Афғонистон ҳамчун мутаффакир ва намояндаи барҷастаи тасаввӯф шинохта шуда, бо таҳаллусҳои Амири Кабир, Алии Сонӣ, Шоҳи Ҳамадон ва Ҳазрати Амирҷон маъруф гардидааст ва шаҳсияту осораш то ба ҳол гиромӣ дониста мешавад» [42, с. 11-15].

Масъалаи дигар таҳқиқи хоси нуқтаҳои назар ва диди замонӣ ба мероси ғании ниёғон мебошад, ки ба ҷаҳонбинӣ ва тариқи барҳурди муҳакқиқ нисбат ба воеяти ҳаётӣ сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад. Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии мутаффакир хеле фароҳу домандор аст, ки шоистаи омӯзиш ва таҳқиқ мебошанд. Маҳсусан осори Алии Ҳамадонӣ фарогири андешаҳои хос доир ба давлат, сиёsat, идораи одилона, ҳуқуқ ва адолат, аҳлоқи ҳамидаи қасбӣ ва оммавӣ, оила ва покии он, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои аъзои оила, эҳтироми волидон, никоҳ ва талоқ, тақсими мерос, вазъи ҳуқуқии раият, муносибатҳои молӣ, рафтори қонунӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо мебошанд, ки бояд мавриди омӯзиш қарор бигиранд.

Тоҷикон, ки дар тули таърихи чандинҳазорсолаи худ бисёр давраҳои печидаву мушкилро пушти сар кардаанд, дар ҳама давру замонҳо аз таҳаммулгарӣ ва маслиҳату муколама кор гирифта, борҳо собит соҳтаанд, ки бо роҳи зӯрӣ ҳал кардани мушкилоту низоъҳо ва бо ҳам муқобил гузоштани ҷаҳонбиниву ақидаҳои муҳталиф метавонад на танҳо сабабгори фасоди аҳлоқ ва ҳалалдор гардидани фарҳангу тамаддунҳо, балки шикасти давлатҳо низ гардад. Дар даврони мусоир низ Тоҷикистон бо такя ба афкор ва таҷрибаи таърихии ниёғони худ раванди гуфтугӯи тамаддунҳоро ҳамеша ҷонибдорӣ менамояд.

Мубрамияти омӯзиши осори гаронмояи аҷдодон пас аз ба даст даровардани Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон боз

зиёд гардид, чун зарурияти соҳтмони давлати миллӣ ва созмон додани низоми ҳуқуқи миллӣ пеш омад ва мусаллам аст, ки бе омӯзиши таърих ва фарҳанги миллӣ, таҷрибаи давлатдории тоҷикон, адабиёту санъат ва маданияти бойи гузаштагони тоҷикон дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани ин нияту ормонҳо ғайриимкон мебошад. Ба масъалаи мазкур дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабря соли 2019 чунин таъқид гардида буд: «Олимону донишмандони моро зарур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавӣ ва суннату оинҳои мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар хотираи таърихии миллати тоҷик нақш бастаанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги ҳудшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, сахифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони ҳудро омӯзэм ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем» [52].

Дар ин раванди пурталотуми давлатсозии навин ҷумҳурии мо ба бисёр мушкилиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин бозиҳои геополитикии бозингарони минтақаи Осиёи Марказӣ ва абарқудратони сатҳи ҷаҳонӣ рӯбарӯ гашта, аз ин имтинҳони бузурги таъриҳӣ сарбаландона гузашта истодааст. Сарфи назар аз мушкилиҳои зикршуда Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёна ва дарҳои күшодро пеша карда, амнияти пурраи шаҳрвандон, соҳибихтиёри ҳудро истиқлонияти ҳудро дар мадди аввал қарор додааст. Дар ин самт омӯзиш ва баррасии таҷрибаи таърихии низоми давлатдории ниёғон, тарзи фаъолияти институтҳои давлатию ҳукукӣ, дифоъ аз ҳуқуқу манфиатҳои мардум, бунёди ҷомеаи адолатпарвар ва ғайра дорои аҳаммияти бузург буда, солҳои оҳир мубрамияти хосса пайдо кардаанд. «Воқеан, шаҳсони бузурге чун ҳазрати Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ танҳо ба миллату маҳал ва мазҳаби алоҳидае маҳдуд набуданд. Бузургии онҳо аз ин доира берун омада, баҳри хидмати аҳли башар вусъати ҷаҳонӣ пайдо мекунад, ки нишонаи возехи он эътироғу эҳтироми миллату ҳалқҳои гуногун аст» [51, с. 5]. Дар ин замина таҳқиқи андешаҳо ва таълимоти давлатӣ-ҳукукӣ мутафаккирони бузург ва олимони барҷастаи асримиёнагии форсӯ тоҷик, ба монанди Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар илми муосири ҳуқуқшиносии тоҷик хеле зарур ва муҳиму саривақтӣ мебошад.

Андешаҳои бунёдӣ ва тарҳи борикбинонаи мутафаккир дар бораи масъалаҳои ҳуқуқӣ ва адолат, ҳимояи манфиатҳои табақаҳои гуногуни аҳолӣ, зарурати ба тамоми шаҳрвандон додани имкониятҳои баробарӣ, ҳуқуку бомаърифатӣ, имконоти баробар ва бофарҳангии арбобони давлатӣ, бартарии адли илоҳӣ ва хирад нисбат ба дигар арзишҳои ахлоқӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқии классикӣ то кунун дар ҷамъият арзиши худро аз даст надодаанд. Осору таълифоти вай дар бахши ҳуқуқи аҳли ҷомеа на танҳо дар доираи қишварҳои Шарқи Миёна ва Наздик, балки берун аз он низ мубрамияти худро нигоҳ доштаанд. Ин бо он маънидод мешавад, ки ин андешаҳо имрӯз ниҳоят муҳиму пурӯзӣ мебаранд ва метавонанд дар ташаккули соҳтори ҳуқуқии давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон истифода шаванд.

Дар ҷаҳони муосир ғурӯҳҳои мухталифи ифратӣ, ҷараёнҳои сиёсӣ ва афроди алоҳида аз дини ислом ва эътиқоди мардум ба аҳдофи ғаразноки худ истифода мекунанд ва аз ин лиҳоз, омӯзиши мероси илмии ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ва дигар мутафаккирони гузашта маҳсусан мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад.

Ин ҳама муҳимиёт дар он аст, ки бо назардошти он ки Алии Ҳамадонӣ дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ба як миллат, минтақа ва ё мазҳаби мушаҳҳас маҳдуд набуд. Маҳз барои ҳамин таълимоти давлатӣ-ҳуқуқии мутафаккир метавонад аслиҳаи ҳақиқии идеологӣ дар мубориза бо ақидаю эътиқоди ифратгаро, ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои террористӣ гардад. Андешаҳои Ҳамадонӣ метавонанд барои фош кардани шиорҳои бардуруғи идеологҳои ҳизбҳои ифратӣ ва таълимоти онҳо кумак кунад. Дар ин ҷо муаллиф иқтибоси зеринро бамаврид мешуморад: «Дар шароити имрӯза, ки равияҳои тундгаро ва низоъҳои диниву мазҳабӣ дар бâъзе қишварҳо торафт вусъат гирифта истодаанд, аз нав омухтан ва таблиғ кардани осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ниҳоят зарур мебошад. Зуро вай дар асаарҳои худ ақидаҳои таҳаммулгаро ва футувватро таблиғ намуда, зиёдаравиро дар ислом маҳкум кардааст» [42, с. 15].

Муаллиф дар заминаи гуфтаҳои боло бар ин назар аст, ки таълимоти давлативу ҳуқуқии мутафаккирро метавон ҳамчун сарчашмаи назариявӣ барои таҳияи назарияҳои муосирӣ ҳуқуққечодкуни Ҷонунгузории муосир истифода намуд. Дар баробари ин, осори Алии Ҳамадонӣ метавонад аз ҷиҳати амалий дар

баланд бардоштани савияи тарбияи ахлоқӣ, эстетикӣ, динӣ, сиёсиву хукукии аҳолӣ мусоидат намояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Ҳанӯз аз асрҳои миёна шурӯъ карда, осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ объекти таҳқиқоти уламо, муаррихон, доира ва ҳавзаҳои адабӣ, инчунин марказҳои гуногуни илмӣ гардида буданд.

Ба андешаи муҳаққики маъруфи тоҷик М. Султонзода, дар бораи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ шогирдонаш Ҷаъфари Бадаҳшӣ дар «Хулюсат-ул-маноқиб» ва Ҳайдари Бадаҳшӣ дар «Мастуроти» ё «Манқабат-ул-ҷаҳоҳир» маълумоти муҳим гузоштаанд. Ҳамчунин дар бораи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз осори Абдураҳмони Ҷомӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Султон Ҳусайн Бойқаро, Ҳондамир, Дида Марин Қашмирий, Амид Аҳмади Розӣ, Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ, Ризоқулиҳони Ҳидоят ва дигарон аҳбори гуногунро пайдо кардан мумкин аст» [17, с. 6].

Олимони Шарқ ва Ғарб ба ҳаёт ва эҷодиёти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ мароқи калон зоҳир намуданд.

Дар бораи ҳаёти шаҳсӣ, сафарҳо, мулокоту омӯзиши илму адаб, созмон додан ва инкишофи мактаби хоси илмӣ, маҳсусан эҷодиёти Алии Ҳамадонӣ мутаффакироне чун Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ, Давлатшоҳи Самарқандӣ, Амир Султон Ҳусайн, Сайд Ҳабашӣ, Ҳондамир, Муҳаммад Дорушуқӯҳ, Ҳофизи Карбалойӣ, Муҳаммад Маъсуми Шерозӣ, Муҳаммад Алии Табрезӣ, Иқболи Лоҳурӣ, Али Аади Розӣ, Ризоқулиҳони Ҳидоят, Захируддини Бобур, Сайид Роқим [30, с. 27-28] ва дигарон.

Таҳлили мукоисавӣ ва омӯзиши осори таърихию ирфонии рисолаҳо ва асарҳои дигари мутаффакир нишон медиҳанд, ки дар бисёр таълифоти ў масъалаҳои ахлоқӣ, хукуқӣ ва сиёсӣ бо ҳам оmezish ёфта, низоми ягонаи андешаҳои давлатию хукукии Мир Сайид Алии Ҳамадониро ташкил намудаанд.

Дар замони муосир файласуфон ва хукуқшиносони Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Эрон ва кишварҳои аврупой ба мағҳумҳои ахлоқӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, сиёсӣ, педагогӣ, адабӣ, сиёсӣ ва хукуқии мутаффакир таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кардаанд. Таҳқиқоти онҳо илму маданияти ҳалқҳои форсу тоҷикро хеле бой гардондааст.

Дар осори муҳаққикиони дар боло зикршуда асосан ҳаёту фаъолият, осор, таълимот ва ашъори мутаффакир, бахусус чӣ гуна

ҳалли масъалаҳои умумии фалсафию ҳукуқии марбут ба ҷон, рӯҳ, ҳастӣ ва маърифат, мақоми инсон, дониш, фазилатҳои ахлоқӣ, ҳукуқу уҳдадориҳои шаҳрвандони давлат, сиёсат ва идоракунии одилона ва дигар масъалаҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Агар мушаххастар гӯем, омӯзиши рӯзгор ва осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар Тоҷикистон аз солҳои 40-уми асри XX шуруъ гардида, нахуст ба ин мавзӯъ муаррихону адабиётшиносон ва бостоншиносон таваҷҷуҳ доштанд [27; 25; 12; 36; 39; 26].

Миёни муҳаққиқони осори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи намоёнро Моҳирхуҷа Султонзода (Султонов) ишғол менамояд, ки пажӯҳишҳои анҷомдодаи ин олимӣ тоҷик пурра ба масъалаҳои омӯзиши ҳаёт ва фаъолияти мутафаккир бахшида шудаанд [37; 33; 34; 32].

Аз соли 1993 инчониб олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз шашсад асар (мақола, монография, тезисҳои маърузаҳо) ба табъ расонидаанд, ки дар онҳо пахлӯҳои гуногуни осори Ҳамадонӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Илова бар ин, рисолаҳои мутафаккир оид ба соҳаҳои гуногуни илм ба табъ расидаанд, ки дастраси оммаи васеъ ва маҳсусан муҳаққиқони осори ў гардиданд [23; 10; 9; 8; 11].

Бояд гуфт, ки муаллифи рисола зимни таҳлили афкори ахлоқӣ, сиёсӣ, давлатӣ ва ҳукуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба осори М. Султонзода, Р. Асозода, Ш. Абдуллоев, А.А. Шамолов, Х. Курбонов, А. Мирзоев, Х. Назаров, Ш. Ҷаббор, Ҳ.Р. Асозода, К.С. Абдураҳимов, П.Н. Давлатов, М.М. Каримова, А. Садыков [38; 24; 40; 41; 28; 30; 31; 29; 2; 23; 45; 44; 46; 47] ва дигарон рӯ овардааст.

Ҳамчунин ба асарҳои илмие, ки ба проблемаҳои таърихи ҳуқуқ ва давлат, бахусус таърихи афкори сиёсию ҳуқуқӣ, инкишофи соҳаҳо ва институтҳои алоҳидаи ҳуқуқ дар давраи ҳуқуки исломӣ бахшида шудаанд, таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст. Дар ин маврид ба асарҳое, ки дар онҳо ғояҳои давлатӣ ва ҳукуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз дидгоҳи муосир арзёбӣ шудаанд, таъқид шудааст. Инҳо монографияҳо, мақолаҳо ва китобҳои дарсӣ мебошанд, ки муаллифони онҳо Э.Б. Буризода, М.Н., Давлатов, Ш.Ю. Қенчаев, Ф.Т. Тоҳиров, А.Ф. Ҳолиқзода, Р.Ш. Шарофзода, Ф.М. Шоев, С.М. Қодирзода ва дигарон мебошанд [7; 6; 3; 4; 5; 46; 10; 1; 14; 16; 18; 19; 22; 21; 20; 50; 49].

Бо вучуди зиёд будани таҳқиқотҳои илмие, ки ба эҷодиёти Алии Ҳамадонӣ бахшида шудаанд, наметавон қайд накард, ки дар байни онҳо асарҳои илмие, ки бевосита ба таҳлили афкори давлатӣ ва ҳуқуқии мутафаккир бахшида шудаанд, вучуд надоранд. Рисолаи пешниҳодшуда аввалин таҳқиқоти илмии монографӣ оид ба мавзуи мазкур дар соҳаи ҳуқуқшиносии муосири тоҷик мебошад. Муаллиф таҳмин меқунад, ки асари ў холигии назаррасро дар омӯзиши афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Шарқи асримиёнагӣ то андозае пурра хоҳад кард.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационии мазкур дар доираи татбиқи нақшаҳои дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии мукоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – «Масъалаҳои назариявии инкишофи низоми ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон дар партави равандҳои ҷаҳонишавӣ барои солҳои 2021-2025» омода гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот таҳлили таърихӣ-ҳуқуқӣ ва умуминазариявии ғояҳои давлатию ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, инчунин, асосноксозии аҳаммияти илмӣ-ҳуқуқӣ, тарбиявӣ ва иҷтимоию таърихии таълимоти ў, аз ҷумла, андешаҳои ҳуқуқии инсонпарваронаи ў мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Ҷиҳати расидан ба мақсади гузошташуда вазифаҳои зерин бояд ҳаллу фасл карда шаванд:

- омӯзиши шароитҳои иҷтимоию сиёсӣ ва маънавию фарҳангии даврони зисти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ бо назардошти таъсири онҳо ба зухур ва ташаккули андешаҳои давлатию ҳуқуқии мутафаккир;

- муайян соҳтани заминаҳои назариявии осори мутафаккир ва шарҳи равандҳои давлатӣ-ҳуқуқии замони вай;

- мушаҳҳас кардан ақидаҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ ташаккул ва рушди онҳо, мағҳуми давлат ва ҳокимият дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;

- таҳлили андешаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи ҳуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон;

- баррасии вазъи ҳуқуқии раият дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ;

- дақиқ намудани мафхұм, таносуб ва нақши арзишҳои хуқуқиву ахлоқй дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонй;
- омӯзиш намудани андешаҳои мутаффакир оид ба вазъи хуқуқии аъзоёни оила;
- таҳқиқ намудани таълимоти хуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонй аз нигоҳи интиқодӣ, яъне муайян кардан мутобиқат ё мухолифати онҳо ба талаботи институтҳои хуқуқии мусир;
- асоснок кардан аҳаммияти таълимоти давлатй-хуқуқй дар асрҳои миёна ва даврони нави ташаккул ва инкишофи илми хуқуқшиносии тоҷик.

Объекти таҳқиқот – шароити иҷтимоӣ-таъриҳӣ ва фарҳангӣ, ки дар доираи он фаъолияти эҷодӣ ва илмии Мир Сайид Алии Ҳамадонй сурат гирифтааст.

Мавзуу (предмети) таҳқиқот – ақидаҳои давлатй-хуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонй.

Марҳила, макон ва давраҳои таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). Диссертатсия дар замина кафедраи хуқуқи инсон ва хуқуқшиносии муқоисавии факултети хуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. Таҳқиқоти мавзуу илмӣ дар солҳои 2019-2025 гузаронида шудааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Муаллиф дар таҳқиқоти илмии ҳуд ба осори Мир Сайид Алии Ҳамадонй такя кардааст, ки мутаффакир масъалаҳои мухталифи давлату хуқуқро мавриди баррасӣ карор додааст ва онҳо ба забонҳои форсӣ, арабӣ, русӣ ва тоҷикӣ нашр шудаанд. Инҳо рисолаҳои ҳастанд, ба монанди «Захират-ул-мулук», «Асрору-н-нукта», «Рисолаи аҳлия», «Ҳалли мушкил», «Рисолаи футувватия» ва гайра.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ барои таҳлили муқоисавӣ-хуқуқӣ ва асоснок кардан таълимоти хуқуқии Алии Ҳамадонй ва устодони маънавии ў, Муҳаммад ибни Идриси Шоғей асарҳои мактабҳои хуқуқӣ, фақеҳони бузург Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит, Молик Ибни Ҳамбал мачмӯи ҳадисҳои саҳҳ аз он ҷумла «Саҳҳ»-и ал-Бухорӣ, сарчашмаи асосии хуқуқи исломӣ – Қуръону ҳадис, инчунин осори Муҳаммад Фозолӣ, Аттор, Начмуддин Куброӣ, Маҳмуди Шабустарӣ, Ҷалолуддини Румӣ, Алоуддавлаи Симонӣ ва таҳқиқотҳои илмии эътирофшудаи шарқшиносон, адабиётшиносон, файласуфон, сиёсатшиносон, хуқуқшиносон ва дигар чомеашиносони мусир оварда шудаанд.

Пас аз ба даст овардани Истиқоли Тоҷикистон таҳқиқоти паҳлӯҳои муҳталифи мероси адабӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ ба таври қобили мулоҳиза густариш ёфт. Мувоғиқан, муаллиф ҳангоми навиштани рисола ба корҳои илмии муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ, аз қабили А. Маҳмадов, А. Курбонов, А.А. Раҳмонзода, Ҳ.Р. Асозода, М. Осимӣ, А. Кучарзода, К. Қодиров, М. Ибодов, М. Султонзода, М.М. Каримова, А.А. Шамолов, Қ.С. Абдураҳимов, Ф.Т. Тоҳиров, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Ю. Қенҷаев, Э.Б. Буризода, А.Ғ. Ҳолиқзода, Ф.М. Шоев, М.Н. Давлатов ва дигарон таваҷҷуҳ намудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои умумиилмии таҳлили илмӣ, диалектикаӣ, таърихӣ, муқоисавӣ, мантиқӣ, функционалӣ ва низомнокӣ ташкил додаанд.

Усулҳои ҳукуқӣ низ васеъ истифода шуданд – таърихӣ-ҳукуқӣ, шаклӣ-ҳукуқӣ, муқоисавӣ-ҳукуқӣ ва г.

Ба шароғати усули таърихӣ-ҳукуқӣ ба муаллиф мусассар гардид, ки ғояҳо ва андешаҳои ба мавзуи рисола мувоғики мутафаккирони асримиёнагиро аз мавқеъи таъсири шароити зиндагӣ ва фаъолияти эҷодӣ ба онҳо таҳлил намояд. Усули шаклӣ-ҳукуқӣ дар муқоисаи ақидаҳо ва таълимоти гуногуни илмӣ, шароити инкишоф ва татбиқи меъёрҳои ҳукуқӣ ва падидаҳои дигар иҷтимоӣ вобаста ба фаъолияти мутафаккирони самтҳо ва мактабҳои гуногуни илмӣ истифода шудааст.

Дар ҷараёни омӯзиши осор ва эҷодиёти Мир айид Алии Ҳамадонӣ методҳои таҳлилию мантиқӣ, аз ҷумла таҳлил, синтез, ва хуносабарории мантиқӣ васеъ истифода шудаанд. Истифодаи усулҳои гуногуни илмӣ, ҳосатан методҳои муқоисавии омӯзиш имконият доданд, то падидаҳои гуногуни давлатӣ, сиёсӣ, ҳукуқӣ, аҳлоқӣ, динӣ, эстетикӣ, фарҳангӣ ва дигар падидаҳои афкори сиёсию ҳукуқӣ дар маҷмуъ ва Алии Ҳамадонӣ дар алоҳидагӣ дар асоси муқоиса таҳқиқ гарданд.

Заминаҳои эмпирикӣ. Ба сифати сарчашмаи таҳқиқоти диссертационӣ асарҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва дигар адабиёти адабӣ, фалсафӣ, таърихӣ, сиёсӣ ва ҳукуқии асримиёнагӣ истифода гардидаанд. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертационӣ нусхаҳои гуногуни «Захират-ул-мулук», нусхаҳои осори дигари муттағакир, ки дар ҳориҷи кишвар ва дар Тоҷикистон маҳфузанд, истифода шудаанд.

Инчунин, манбасын зиёди дигаре, ки аз чониби донишмандони точик ва хорици кишвар оид ба ҳаёт ва фаболияти Мир Сайд Алии Ҳамадонй таълиф ва чоп гардидаанд, истифода шудаанд. Ақидаҳои муттағакир бо осори муттағакирони дигари ҳаммактаб, пайравону ҳаводорони эҷодиёти ў дар хусуси масъалаҳои мубрами давлатию ҳуқуқӣ таҳқиқу муқоиса гардидаанд.

Навгонии илмии таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур яке аз аввалин таҳқиқоти таърихӣ-назариявии ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонй дар соҳаи таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсиониро натиҷаҳои умумии назариявӣ-методологии зерин сабит менамоянд: 1) асосҳои назариявӣ-методологии ақидаҳои давлатӣ-ҳуқуқии муттағакир таҳқиқ карда шудаанд; 2) ақидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқии муттағакир дар робита бо фазои илмӣ ва фарҳангии асримиёнагии Шарқӣ наздик ва миёна таҳқиқ гардидаанд; 3) имконияти истифодаи баъзе андешаҳои давлатию ҳуқуқии муттағакир дар бахши тарбияи ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ, боло бурдани фарҳангӣ ҳуқуқӣ, низоми давлатдорӣ ва фаболияти ҳуқуқҷодкунӣ асоснок карда мешавад; 4) таҳқиқоти мазкур илми ватаний ва хориҷии назариявӣ-ҳуқуқиро дар самти омӯзиши таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат бо назардошли таҷрибаи миллий ғанӣ мегардонад.

Нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванда. Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ бо нуктаҳои илмии зерин, ки ба ҳимояи пешниҳод мешаванд, сабит мегардад:

1. Мир Сайд Алии Ҳамадонй дар ҳалли масъалаҳои зиёди ҳуқуқӣ қонунҳои мантиқ ва усулҳои хулосабарории ақлгароиро васеъ истифода намуда, ҳамзамон ба арзишҳои инсондӯстонаи умумибашарӣ ва манфиатҳои ҷамъияту шаҳс дикқати хосса додааст. Ў на танҳо мавқеи фикҳи расмиро мустаҳкам соҳт, балки дар доираи усули одобноманависӣ («Насиҳат-ул-мулук»), ки асрҳои миёна дар Шарқ хеле ривоҷ ёфта буд, самти дурусту оқилонаи шарҳи вазъи ҳуқуқии подшоҳон, шахсони мансабдор, табииати ҳуқуқии ҳокимияти давлатӣ, шаклҳо ва сарчаашмаҳои ҳуқуқ, соҳаҳо, соҳторҳо ва меъёрҳои ҳуқуқи ахли ҷомеаи онвақтаро дар маҷмуъ ба роҳ мондааст.

2. Пайдоиши ҳокимиятро Мир Сайд Алии Ҳамадонй дар мадди аввал бо иродай илоҳӣ асоснок карда, бо истифода аз сиёsat

ва ахлоқ масъалаҳоиadolати иҷтимоӣ, ҳаққоният ва қонуниятиро дар шакли насиҳат хеле мохирона шарҳ додааст. Дар афкори вай дар раванди ташаккули ҳокимиият ҷаҳонбинии подшоҳон аҳаммияти аввалиндарача дошта, ҳангоми муайян соҳтани моҳият ва табииати ҳокимиият ба пойдорӣ ва устувории ҷамъияту давлат, афзалияти адлу инсоф, сабру таҳаммул, ҳақиқат ва бовиҷдонӣ дар корҳои идоракуни давлатӣ ва фазилатҳои шуҷоат, иффат, хирад ва гайра аҳаммият дода мешавад. Ба ақидаи мутафаккир ҳокимиияти давлатӣ ҳамчун шакли маҳсуси сиёsat, ахлоқ ва ҳуқуқ дар ҷамъият, дар қатори дигар шаклҳои ташкили ҳокимиият ва идоракунӣ нақши сарвариро низ бар уҳда дорад.

3. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ аз зумраи аҳли тасаввуғ буда, мавқеъ ва диди хоси ҳуқуқӣ дорад ва ҷонибдори таълимоти волоиятиadolат дар ҷомеа ва маҳкама мебошад. Муносибати вай дар самтиadolат ва адолатпешагӣ бо андешаҳои мутафаккир дар бораи вазъи ҳуқуқии ҳокимону амирон, подшоҳон, вазирон, дабирон ва дигар ашҳоси мансабдор робита дорад. Мутафаккир дар бораи вазъи ҳуқуқӣ ва рафтори шахсони мансабдори давлатӣ, ҳусусан дабирон (котибон) ва мушовирон ақидаҳои мухимро пешниҳод намуда, шараф ва вичҷони мансабдоронро кафолатиadolати иҷтимоӣ мешуморад.

4. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҷонибдори давлати шоҳӣ буд. Ба ақидаи ў, танҳо сарвари давлат метавонад одамонро аз ҷабру зулми яқдигар раҳонад ва ҳаёти ҷамъиятиро танзиму мураттаб намояд. Ў дар таълимоти худ ба се рукни асосии ҷомеа – раият, давлат ва шоҳ, ки фаъолияташон гуногун буда, вале барои амалӣ шудани як ҳадаф – расидан ба беҳбудии ҷомеа мусоидат мекунад, аҳаммият додааст.

5. Мутафаккир нақш ва нуғузи баланди раиятиро дар пешрафти ҷомеа эътироф мекунад. Маҳз гуногунтабъиву мухталифии қобилияту истеъодди раият ва гуногунии мизоҷи онҳо зарурияти падид омадани шоҳ ва дастгоҳи идоракунӣ – давлатро, ба амал меорад. Мақсади таъсиси ҳокимиият ва давлатро риояиadolат ҳамчун талаботи пешниҳодшаванд ба мардум ва башарият ташкил медиҳад. Ин талаботи асосии «давлати комил» ва инсони такомулёфта аст, ки бо ду роҳ таъмин карда мешавад: а) тавассути ташаккули маърифати умумӣ, шуури баланди ҷамъиятий ва тарбияи баланди ахлоқӣ; б) бо роҳи риояи арзишҳои ахлоқӣ-маънавӣ.

6. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ зидди ситам ва озори мардум буда, идоракуни истибдориро намепазирифт, зеро дар он манфиатҳои чомеа ва ҳукуку озодиҳои раият поймол карда мешаванд. Мутафаккир назарияни худро ба таҷрибаи подшоҳони одил ва идеяи хеле қадимии «ҳокимияти одил» асоснок намудааст. Алии Ҳамадонӣ қӯшиш кардааст, ки ин назарияро бо усулҳои ақлгароёна, бо истифода аз мағҳумҳои идораи одилона ва поквичдонона, риояи қатъӣ ба меъёрҳои истиқори ҳокимияти давлатӣ, фазилат ва хирад, муносибати одилона нисбат ба подшоҳ аз ҷониби тобеонаш, одоби корҳои давлатӣ ва инсондӯстӣ асоснок намояд.

7. Сарчашмаҳои таълимоти ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадониро метавон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо соҳт: а) динӣ (Куръон, ҳадисҳои пайғамбар, иҷмӯъ, иҷтиҳод, фатво, қиёс); б) ақлӣ (андешаҳо ва таҷрибаи шаҳсии мухаккӣ); в) амалӣ (таҷрибаи идоракуни давлатӣ, санадҳои ҳуқуқии ҳокимияти давлатӣ, созишномаҳои гуногун байни давлатҳо).

8. Яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ шарҳи манобеъи асосии шариати исломӣ буд. Мутафаккир бо истифода аз таҷрибаи дар ин соҳа ташаккулёфта ба шарҳи муфассали меъёрҳои ҳуқуки исломӣ, ки дар он давраи низоми ҳуқуқӣ ҳукмрон буд, таваҷҷуҳи маҳсус медиҳад. Тафсири ҳуқуқӣ дар асарҳои мутафаккир дар робита бо фаъолияти соҳторҳои ҷамъиятий ва давлатӣ, бо мақсади такмили фаъолияти онҳо ва таъмини самаранокии татбиқи меъёрҳо ба роҳ монда мешавад. Илова бар ин, мутафаккир зарурияти ташаккули соҳаҳои гуногуни ҳуқуқро асоснок мекунад.

9. Ақидаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба ҳуқуқи андозу закот ва намудҳои молиёт, риояи ҳукуку манфиатҳои одамон ҳангоми баамалбарории ҳокимият дар раванди ҷамъоварии молиёт, риояи адолати судӣ ва идоранамоӣ, адолат ва таъмини муносибати инсондӯстона бо аъзои чомеа, риояи адолат ва ба инобат гирифтани имконияти модиу иқтисодии одамон дар муносибатҳои андозию молиётӣ сазовори таваҷҷуҳи маҳсус мебошанд. Илова бар ин, ақидаи мутафаккир оид ба ҷавобгарии андозсупорандагон баён мешавад. Ҳамадонӣ дар ҳалли ҳамаи ин масъалаҳо адолатро ҳамеша дар мадди аввал мегузорад.

10. Дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ манфиатҳои инсон дар мадди аввал гузашта шудааст, ки ба манфиатҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ чудо мешаванд. Ба ақидаи ўимтиёзҳои алоҳида ва манфиатҳои инсон танзими хуқуқиро талаб менамоянд. Имтиёзҳои мазкур дар мадди аввал хуқуқҳои занону қӯдаконро таъмин мекунанд.

Аҳамияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки дар доираи таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи ақидаҳои давлатӣ-хуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ сарҳадоти фаҳмиши таъриҳ, назарияи хуқуқ ва давлат, таърихи афкори ҳуқуқӣ ва сиёсии ҳалқи тоҷик ба маротиб васеъ ҳоҳад шуд. Аз маводу ҳулосаҳои диссерватсия метавон дар таҳқиқотҳои оянда ва дар ҷараёни тадриси фанҳои таърихи афкори ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, таърихи давлат ва хуқуқи Тоҷикистон, фалсафаи ҳуқуқ, назарияи давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои ҳориҷӣ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, асосҳои ҳуқуки исломӣ, таърихи ҳуқуки инсон, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, инчунин ҳангоми навиштани китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълими истифода намуд. Инчунин натҷаҳои таҳқиқоти диссерватсионӣ метавонанд барои баланд бардоштани фарҳангӣ ҷавонон, маҳсусан фарҳангӣ ҳуқуқии аҳолӣ, ҳудшиносию ҳудогоҳии мардум, оғоҳӣ пайдо намудан аз таъриху фарҳангӣ миллӣ ва ғ. ҳизмат намояд.

Дараҷаи эътиимонкӣ натиҷаҳои таҳқиқоти рисола аз он иборат аст, ки муаллиф дар асоси омӯзиши эҷодиёти бои Алӣ Ҳамадонӣ мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо ва фишурдаҳои илмӣ таълиф намудааст, ки дар онҳо ҳамаи проблемаҳои асосии кор ва ҳулосаҳо оид ба онҳо асоснок карда шудаанд.

Эътиимонкӣ натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ инчунин дар омӯзиши объективии мавзуи баррасишаанд, муҳокимаи он дар ҷандин семинару конфронсҳо, дар байнӣ мутаҳассисон, таҳлили амиқи ғояҳои давлатиу ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва муқоисаи онҳо бо андешаҳои сиёсиву ҳуқуқии дигар мутафаккирони ҳалқи тоҷик, имкони истифодаи ин натиҷаҳо дар пажӯҳишҳои минбаъдаи фалсафашиносӣ ва ҳуқуқшиносии ватанию ҳориҷӣ сабит мегардад.

Мутобиқати диссерватсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқоти диссерватсионӣ ба шиносномаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи

ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи хуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хуқуқ ва давлат мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо навгонии илмии таҳқиқоти илмӣ, нуқтаҳои илмӣ, ки ба химоя пешниҳод мешаванд, хулоса ва тавсияҳои амалии муаллиф, мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои илмии тавсиянамудаи Комисияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва нашрияҳои дигар нашр шудаанд, ҳамчунин маърузаҳои муаллиф дар конференсияҳо ва семинарҳои илмӣ-амалии байналмилаливу чумхуриявӣ тасдик мегардад.

Тасвиви амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи хуқуки инсон ва хуқуқшиносии муқоисавии факултети хуқуқшиносии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои кафедраи номбурда муҳокима шудааст. Нуқтаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои чумхуриявӣ ва байналмилалии зерин дар шакли маъруза пешниҳод шудаанд:

А) Байналмилалӣ:

– Вазъи хуқуқии раият дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // конференсия байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Хуқуки инсон: дирӯз ва имрӯз», баҳшида ба таҷлили рӯзи қабули Эъломияи умумии хуқуки инсон (9 декабря соли 2022). – Душанбе, 2022.

– Давлат ва хуқуқ дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // международной научно-практической конференции «Таджики в зеркале истории», посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. (право, экономика). – Душанбе, 2023.

– Ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи хуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон // конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ хуқуқи инсон дар Тоҷикистон» (5-уми декабря соли 2023). – Душанбе, 2023.

– Шарҳи муҳтасари таълимоти хуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба ҳокимијат. Хуқуқи инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ // конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ баҳшида ба рӯзи байналмилалии хуқуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конституцияи Чумхурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли

2014 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (6 уми декабри соли 2024). – Душанбе, 2024.

– Ақидаҳои давлатио ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // международной научно-практической конференции XV Ломоносовские чтения «Кооперация науки и национально орентированных стратегий: цифровая модернизация и инновационное развитие» (22-23 апреля 2025 года). Часть II. Гуманитарные науки. – Душанбе, 2025.

Б) Ҷумҳурияй:

– Нақши давлат ва ҳуқуқ дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // конференсияи ҷумҳурияи илмию амалӣ баҳшида ба таҷлили ҳуқуқи инсон (7 декабря соли 2020). –Душанбе, 2020.

– Иъникоси давлат ва ҳуқуқ дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияй баҳшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021». – Душанбе, 2021.

– Муносабати мутақобилаи аҳлоқ ва ҳуқуқ // конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияй дар мавзуи «Нақши Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар таҳқим ва такомули саҳаҳои ҳаётан муҳимми хоҷагии ҳалқи мамлакат». – Душанбе, 2021.

– Нақши арзишҳои ҳуқуқиву аҳлоқӣ дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // конференсияи ҷумҳурияи илмӣ-амалиӣ дар мавзуи «Конститутсия ҳамчун омили устувории давлат». (Конституция как фактор стабильности государства) (25 октября соли 2024). – Душанбе, 2024.

– Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // конференсияи ҷумҳурияи илмию назарияй дар мавзуи «Нақши Пешвои миллат дар густариши маърифати ҳуқуқии ҷомеа» баҳшида ба «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (ш. Душанбе, 8 июня соли 2024). – Душанбе, 2025.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Доир ба муҳтавои диссертатсия унвонҷӯ 15 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 адади он дар мачаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсияни назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10 адади он дар нашрияҳои дигар ба нашр расидаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳашт зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодার амалии натиҷаҳои

таҳқиқот, рўйхати адабиёт (маъхазҳо) ва феҳристи интишороти илмии довталаби дараҷаи илмӣ иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 190 сахифаро ташкил медиҳад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрам будани мавзуи таҳқиқшаванда, дараҷаи таҳқиқу омӯзиши он, предмет, обьект, усулҳо, мақсаду вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ, асосҳои методологии таҳқиқот, навғонии илмӣ ва нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқот, тассвиби натиҷаҳои таҳқиқот, соҳтор ва ҳачми диссертатсия баён карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия **«Шароити таърихии ташаккул ва инкишофи ақидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** ном дошта, аз ду зербоб иборат мебошад.

Зербоби авалли боби якум – **«Замони зиндагӣ ва рӯзгори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** ном дошта, дар он паҳлӯҳои гуногуни замон ва шароити таърихии ҳаёту фаъолияти муттафакир, сатҳи воқеии фарҳанг, эъчодиёти ў, шароити иқтисодию вазъи иҷтимоии рӯзгори Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ баррасӣ гардидааст.

Қайд крда мешавад, ки дар натиҷаи ҳаробгариҳои зиёде, ки дар замони зиндагии муттафакир дар ин сарзамин фурӯд омада буд, шаҳрҳо ғорату истило гардида, садҳо муассисаҳои илмию фарҳангӣ, аз қабили мадрасаву китобхонаҳо ва хазинаҳои фарҳангӣ нобуд гардиданд. Уламо ва адібон, фузало ва донишмандон күшта шуданд ва ё мавриди таъқиб қарор гирифтанд. Ҳамаи ин боиси таназзули илм, маданият ва умуман тамаддуни тоҷикон гардид.

Вазъи Ҳурросону Мовароуннаҳр ҳаммонанд ба минтақаҳои дигари Эрон, аз он чумла, шаҳрҳои Шерозу Исфаҳон ва Ҳамадон буд, ки Алии Ҳамадонӣ дар он ҷо таваллуд ва тарбият гирифтааст. Рақобати илм бо дину таассубгарой ва ҷабру зулми ҳокимон, ҳаёти маданий ва зиндагию эҷодиёти олимону муттафакиронро мураккабу вазнинтар мекард. Чун афкори динӣ доимо бологир ва ғолиб дар гирудори илмӣ буд, фалсафаю ҳикмат ва адабиёт низ моҳият ва ҳусусияти диниро қасб менамуд. Вале афкору эъҷоди муқобил ба андешаю афкори ҳукмрон низ мавҷуд буд, ки дар бисёр маврид сабаби асосии таъқибу зуроварӣ нисбат ба муттафаккирону донишмандон мегардид.

Шароити сангини замони ҳаёт ва фаъолияти мутафаккир ўро маҷбур намуд, то дар таълимоти худ ба масъалахое рӯ биёрад, ки барои устуории чомеа ва сарчамъии мардум аҳаммияти воқеӣ дошта бошанд. Аслан андешаҳо барои созгории чомеа, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, эҳтироми ҳамдигарии аъзоёни чомеа, таҳқими идоракуни давлат, иҷрои самараноки вазифаҳои соҳаи идоракуни давлатӣ, баланд бардоштани нақш ва мавқеи илму таълим дар пешрафти чомеа, таъмини тартибу низом ва созгории оила ҳамчун ҷузъи таркибии чомеа, ба монанди эҳтироми волидон ва тарбияи кӯдакон, пешниҳод шудаванд. Маҳз ҳамин шароити сангин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва дигар мутафаккирони замони ўро водор намуд, то дар таълимоти худ бештар ба масъалаҳои башардӯстона, ба тарбияи ҳуқуқӣ-иҷтимоии инсон ҳамчун ҷузъи раванди тарбияи инсони комил рӯ биёранд. Ба ақидаи Ҳамадонӣ, ноил шудан ба саодати комил бидуни ободии зиндагӣ, қаноатмандӣ аз ҳама ҷиз, бе тарбияи шахсияти комил, тарбияи васеи фарҳангӣ ва иҷтимоии одамон ва чомеа, бо дарназардошти огоҳии онҳо аз риояи зарурии меъёру арзишҳои ахлоқӣ, маънавӣ ва иҷтимоию ҳуқуқӣ имконнапазир аст. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки тарбияи ҳуқуқӣ ва ахлоқиу маънавӣ раванди ягонаи амиқи эҷодӣ мебошад.

Дар зербоби дуюм – «**Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ**» мудааллиф қайд менамояд, ки муттафакир аз устодони бузург, ки онҳо орифон ва донишмандони давр буданд сабақ омуҳта, аз таълим ва роҳнамоии онҳо сазовори хирқаи ифтихорӣ ва иҷозаи иршод гаштааст. Замони зиндагию фаъолият ва осори муттафакирро ба се давра тақсим намудан мумкин аст. Давраи аввал солҳои 714 то 723 ҳичҷӣ (мутобиқ ба 1314-1323 милодӣ), замони таълиму тарбияти мутафакир аст, ки зиёда аз бист соли ҳаёти ўро дар бар мегирад. Дар ин давра ў дарсхои ибтидой ва донишҳои аввалини заминавии замонашро аз худ намудааст.

Давраи дуюми ҳаёт ва фаъолияти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба давраи сафарҳо ва ҷаҳонгардии мутафаккир рост меояд, ки солҳои 733-753-и ҳиччириро дар бар мегирад. Ба гуфтаи ў, ба як қатор қишварҳо, ба монанди Ҳичҷоз, Рум, Шом (Сурия), Ироки Эрон, Балҳ, Мовароуннаҳр, минтаقاҳои Хинду Покистон, Туркистон, Чин ва Сейлон сафар кардааст. Сабаби ҳичратҳои

мутафаккир гоҳо ихтиёран бо мақсади омӯзиши расму оин ва шиносой бо шахсиятҳои барҷастаи давр, аз худ намудани илму дониши замон ва минтақаҳои гуногуни олам сурат гирифтааст. Аз ҷониби дигар сабаби ҳичрати мутафаккир ба нооромиҳои маҳалли зисти ў алоқаманд буданд.

Давраи сеюми ҳаёт ва фаъолияти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ солҳои 753-786-и ҳичри мутобиқ ба солҳои 1353-1384 милодиро дар бар мегирад, ки давраи муҳим ва пурмаҳсултарини ҳаёти ў ба хисоб меравд, чун ба пуррагӣ ба иршоду таблиғ ва талқин бахшида шудааст. Дар ҷараёни ҷаҳонгардӣ ў суфияро таблиғу тарвич намудааст. Дар ин марказҳо мутафаккир барои тарбияи шогирдон низ машғул гардида, мактаби илмии худро ташкил ва ривоҷ метод ва аслан тавассути онҳо андешаҳои худро паҳн менамуд.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ осори бисёр ҷолиб ва арзишмандеро бокӣ гузоштааст, ки дар онҳо масъалаҳои ҳастишиносӣ, маърифати оламу одам, ҳуқуку манфиатҳои инсон, ташаккул ва инкишофи низоми ҷомеаи инсонӣ ва низоми давлатдорӣ, усулҳои амалисозии ҳокимијат ва монанди инҳо баррасӣ гардидаанд. Асаҷрои Алии Ҳамадониро худудан 200 адад мешуморанд. Таълифоти ў аз рисолаҳои ҳаҷман хурд, ки бо забони форсӣ ва қисмати маҳдуди он бо забони арабӣ таълиф шудаанд, иборат мебошанд.

Боби дуюми таҳқиқот – **«Ақидаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба мағҳум ва асосҳои давлатдорӣ»** аз се зербоб иборат аст. Дар он масъалаҳои марбурт ба андешаҳои муттафаккир оид ба мағҳуми давлат ва ҳокимијат, вазъи ҳуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон, вазъи ҳуқуқии раият дар таълимоти муттафаккир таҳлил карда шуда, ҳулоса ва пешниҳоду тавсияҳо оид ба истифодаи назариявӣ ва амалии онҳо манзур карда шудаанд.

Дар зербоби якум – **«Мағҳуми давлат ва ҳокимијат дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** диссертати андешаҳои сиёсӣ ва давлатии муттафаккирро таҳқиқ намуда, қайд менамояд, ки Алии Ҳамадонӣ дар баробари яке аз соликони тасаввуф буданаш пурра дунёбезорӣ ва гӯшанишиниро ихтиёран накарда, ба ҳалли масъалаҳои муҳимми ҷамъиятий ва иҷтимоӣ пардохтааст. Муттафаккир бевосита ба табииати давлат, ҳокимијати давлатӣ ва механизми ташаккулёбии он боби панҷуми асари худ «Захират-ул-мулук»-ро бахшида аст, ки «Дар аҳқоми салтанат, вилоят ва ва

иморат ва хукуки раоё ва шароити хукумат ва хатари ўҳдаи он ва вучуби адл ва эҳсон» ном дорад. Дар ин осор ҷабҳаҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ, механизмҳо ва роҳҳои ташаккулёбии он, табият ва намудҳои ҳокимияти сиёсӣ баррасӣ шудаанд.

Ӯ, дар маҷмуъ ҷанбаи мусбат ва манғии ҳокимијатро баррасӣ намуда, таъқид месозад, ки ҳокимијат барои ҷамъият ва инсон зарур ва манғиатнок буда, дар баробари ин метавонад дар подшоҳ сифатҳоеро, ба монанди, ҳудпарастию шаҳсиятпарастӣ, ки бру ғурур, танпарастию молдӯстӣ, парвариши айши шаҳватпарастӣ ва м.и., ки ба фаъолияти мұттадили ҳокимијату давлат зарапар мебошанд, тарбият намояд. Ӯ зарур мешуморад, ки ин ҳолатхоро ҳоким бояд дар ҳуд зуд пайдо созад, ва вучуди хешро аз он пок намояд.

Доираи андешаҳои мутафаккир ҳусусияти инсонпарварона дошта, ӽ соҳибони давлат, қудратмандону мансабдорон, ҳосатан фақеҳони фасодкорро ба риояи хукуқҳои раъият ва хифзу нигаҳдории амнияти давлат даъват намудааст. Мутафаккир дар асарҳои ҳуд муқаррароти заминавии хукуки раъияттро баён карда, проблемаҳои назариявӣ ва амалии фаъолияти давлатро шарҳ додааст, ки онҳо пурра бо масъалаҳои мусири назарияи давлат ва хукуқ, хукуки конституцисионӣ, хукуки маъмурӣ ва хукуки чиноятӣ мувофиқат менамоянд.

Вай дар асарҳояш дар бораи мағхуми давлат, нишонаҳо ва навъҳои он андешаҳои ҳудро баён соҳта, давлатро ба мисли чизи зарурӣ ва ногузир дар доираи давлатдории салтанат ва ҳокимијати султон, ки ҳоси замон буд, қабул менамояд. Дар баробари ин, давлатро одатан бо подшоҳон ва султонҳо, ки дар дасташон ҳама ҳокимијати динӣ, дунявӣ ва судӣ қарор дошт, двобаста медонад. Дар баёни ин масъалаҳо мутафаккир ба меъёрҳои Қуръон ва Суннат такя намуда, ҳамеша таъқид мекунад, ки сарчашмаи ҳама гуна ҳокимијат Ҳудованд мебошад ва дар хизмати раият ва ҳалқ будани онро унсури асосии ҳокимијат медонад.

Чун дигар мутафаккирони замон ӽ низ ҷонибдори давлати шоҳи-монарҳӣ буд. Зарурияти давлатро ӽ дар он мединд, ки танҳо сарвари давлат метавонад онҳоро аз ҷабру зулми якдигар раҳонад ва ҳаёти ҷамъияттро танзиму мураттаб намояд. Ба ин кор танҳо шоҳи одил дастёб шуда метавонад. ӽ дар афкори сиёсию иҷтимоии хеш аслан ба се рукни асосии ҷамъият – раият, давлат ва шоҳ диккат додааст. Ба андешаи ӽ, ҷамъияти инсонӣ аз мавҷудияти

аркони зикршуда иборат буда, зухур ва амали онҳо гуногун ва аз ҳам фарқунанда мебошанд. Дар чойи аввал вобаста ба муҳимият ўраиятро медонад, ки дар пешрафти чомеа нақши ҳалкунанда мебозад.

Бо ин Алии Ҳамадонӣ дар назар дошт, ки ҳангоми таъсиси давлат раванди ташаккули пояи он аз ҳама муҳим аст. Ҳуди ҳокимияти давлатӣ бояд дар асоси меъёру принсипҳои адолат, ки ҳамеша талаби ҳалқ буд, амал кунад. Ин талаботи асосии «давлати комил» ва инсони такомулёфта аст, ба воситаи ду роҳ онро метавон ба даст овард: а) аз тарики маърифати қуллӣ, шуури баланди ҷамъияти ва тарбияи баланди ахлоқӣ; б) бо роҳи риояи арзишҳои ахлоқӣ-маънавӣ. Ин ду роҳ башарият ва ҳокимияти давлатиро ба «таҳзиб»-у поксозӣ мебарад, ки асоси онро нияту амали пок ва бидуни манфиатчӯй ташаккул дода, роҳи инсон ва инсоният, аз он ҷумла шоҳону табақаҳои дигари ҳукumatдорро барои амалисозии боадолатонаи қасб боз мекунад.

Дар зербоби дуюм – **«Ақидаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи ҳуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон»** андешаҳои ҷолиби мутафаккир дар ҳусуси ваколатҳои султон, қоидай амал ва шакли рафтори вай оварда шудааст, ки мувоғики он султон бояд барои тарбияту ислоҳи ҳуд ва анҷоми рисолате, ки бар ӯҳда дорад, қоидаҳои муайянро риоя ва истифода намояд. Чунончи, ў таъқид менамояд, ки шарти амали дурустӣ инсон, аз он ҷумла ҳокимон, илм ва илми ба амал пайваста мебошад. Ў қайд мекунад, ки султон агар ҳудаш ба адолат ва қувваи некӯ бовар душта бошад, метавонад ҳуб, некӯ ва одилона амал кунад. Қайд накардан мумкин нест, ки ҳалли масъалаҳо аз тарафи мутафаккир ҳамеша ба асоснокнамоии илмӣ ва таҷрибаи эмпирӣ асос мейбад. Ба андешаи муттафаккир султон дар асоси риоя ва иҷрои қоида ва истифодай усулҳои зерин метавонад вазифаҳои ҳудро дуруст ва самаранок ба анҷом расонад: аввал ин ки, агарчи роҳбари ҳокимият султон бошад ва тамоми манфиатҳои давлат ва воситаҳои зиндагӣ дар дasti ў ҳам бошанд, лекин пеш аз ҳама, ҳуди ў аз ҷумлаи «раият» буда, як инсон аст ва дар муносибат бо ҳалқ ҳудро чуноне, ки ҳама назди Ҳудо баробаранд, баробар шуморад. Ҳалқро бояд дӯст дорад ва он ҷизеро, ки барои ҳуд дӯст медорад, барои дигарон низ раво дорад ва ҷизеро ки барои ҳуд намепазирад, барои дигарон низ раво надорад.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ бар хилофи ақидаи расмии замони худ ҳамаи ҳокимону халифаҳоро сояи Ҳудо дар рӯйи замин намешуморад. Ба ақидаи ў, он ҳокимоне, ки аз тариқати адлу эҳсон берун мераванд ва ба бандагони ҳақ шафқат намекунанд ва тобеи нафсу ҳавои худ ҳастанд, душмани Ҳудо ва расули ў мебошанд. Ҳамадонӣ таъкид менамояд, ки бояд аъзои чомеа ва роҳбари давлат ҳама дорои ҳуқуқи якхела бошанд ва дар вазнинии ҳаёт якҷоя ширкат варзида, барои пешрафти чомеа дар якҷоягӣ талош намоянд. Султон бояд ҳамчун роҳбар ва пешво барои ҳалқ манфиатовар бошад. Танҳо дар ҳолати риояи ин нишондодҳо ҳалқ пайрави султон гардида, барои пешрафти давлати раъиятпарвар кӯшиш менамоянд.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ қонун ва ахлоқро ҳамчун заминаи асосии муваффақияти султон, вазирон ва амалдорон медонад. Вай пешниҳод менамояд, ки масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқиву сиёсӣ бояд дар доираи се илм – фикҳ, ахлоқ ва сиёсат баррасӣ ва амалий гарданд. Бинобар ин, ў шахсияти султону мансабдорони дигари давлатиро муаррифӣ намуда, онҳоро аввалан ҳамчун донанда ва амаликунандай мебъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ мебинад ва даъват ба сиёсати ахлоқомез менамояд.

Вазифаи султону вазирон ва амалдоронро муттафаккир дар таъмин ва расидагӣ намудан ба ҳочатҳои мардум мебинад. Чунончи, «... қазои ҳочоти мусулмононро афзали тоот шумурдан» медонад. Дар пайравӣ ба суннати Пайғамбар ў қайд мекунад, ки «... шод кардани дили мӯъмине баробар аст бо тооти ҳама париён ва одамиён. Пас, шарти подшоҳи мусулмон он аст, ки пайваста мунтазири ҳочоти муҳтоҷон бошад ва чун донад, ки мусулмоне бар дари хонаи ў мунтазир ва муҳтоҷ аст, то ҳочати ў кифоят накунад, ба ҳеч ибодате машғул нашавад ва ба ҷиҳати роҳати нафси худ эҳмоли ҳочоти мусулмонон раво надорад». Ба эътиқоди Ҳамадонӣ, агар шахсе ба ин тариқ рафтор кунад, метавонад шоҳи одилу оқил, вазири доно ва ҳокимони адлпеша бошад.

Дар ин ҳусус ў таъкид мекунад, ки султону раият набояд ба зоҳирфиребии яқдигар машғул бошанд. Ҳушнудие, ки мардум нисбат ба роҳбари давлат баён мекунанд набояд аз тарсу бим бошад, балки аз муҳаббате сар занад, ки воқеяятро нисбат ба давлатдор исбот созад. Ба андешаи ў, роҳбари давлат ба мақсади ҷалби ризоияти ҳалқи худ қоидаҳо ва мукаррароти қонунро бояд риоя кунад. Волоияти қонун ҳангоми содир кардани ҳукм бояд

таъмин гардад, одилона ва бегараз бошад. Роҳбар набояд ба хушнудӣ ва ё нохушнудии одамон рӯй орад ва агар дар содир намудани қарор ба муҳаббат ва ҷонибдорӣ аз гурӯҳе майл кунад, дер ё зуд амалҳои содиркардааш боиси бесарусомонӣ дар ҷомеа мегарданд. Султон дар содир намудани ҳукм бояд тарзе рафттор кунад, ки аз доираи қонун ва адолат берун набарояд ва барои ризогии ҳалқ аз ризогии Ҳақ даст накашад. Яъне метъёри аслӣ ва ҳадди муайян дар фаъолияти подшоҳон, вазирон ва амалдорон бояд адолати қонунӣ бошад.

Ба андешаии Алии Ҳамадонӣ султон бояд ҳукумат ва салтанатро муқаддас шуморад ва онро на ба манфиати шахсӣ ва гурӯҳе истифода барад, балки воситай саодату некномии худ ва мардумаш бошад. Ӯ таъкид мекунад, ки «султон бояд аз хатароте, ки ба ҳукумат ва вилоят таҳдид мекунад, огоҳ бошад ва мавқеи императорӣ ва ҳукумат василаст, ки ба воситай он ҳам саодат ва ҳам обруӣ нек дар зиндагии оянда ва ҳам ғаму расво ва ранчи абадӣ ба даст меояд. Аксари подшоҳон ва ҳокимони ҷаҳон аз он тоифа (мардум) ҳастанд, ки ба давлате, ки ҳалок шудааст, магур мекунанд ва бо пайравӣ аз нафс дини хеш фосид кардаанд ва ба хотири иззат ба бод имон овардаанд. Пас, имрӯз, ки зимоми ихтиёර ба дasti ўст, ҷаҳд кунад, то давлати дунявиро тухми гирифтории ухравӣ насозад ва мусораати манҳаҷи савоб ва мулозимати роҳи маъдалатро ғанимат шумурад. Ва дар ҳабар аст, ки ҳар рӯз адли ҳокими одилро бо тооти маҷмуи раоё мувозана кунанд, баробар ояд. Пас, бикӯшад, то худро аз ин саодат маҳрум нагардонад».

Дар иртибот ба гуфтаҳои боло бояд қайд намоем, ки нигоҳ доштани давлат, ҳифзи он ва дуруст ба роҳ мондани амалинамоии онро ҳатари зиёд пайгир аст. Аз ин рӯ, мутафаккир талаб менамояд, ки аз ҷониби давлатдорон раҳмати ҳалқ бояд ба ҷо оварда шавад ва онҳо адолатпеша бошанд, аз зулм парҳез карда, ба ҳалқ ва гуфтаҳои хеш содиқ бошанд. Барои ба даст овардани саодати абадӣ бояд пешаи аслии ў некӣ кардан бошад, чун некӣ оромӣ ва пояи саодат аст. Дар сурати ғайр «шақовату бадномӣ» ва «гирифтории абадӣ» ҳамсафари абадии ҷунин султон ҳоҳад буд. Ба ақидаи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, «...шоҳи одил бояд дорои хислатҳои ҳамидаи инсонӣ аз қабили ҳалимӣ, сабурӣ, андешамандӣ, диндорӣ ва раиятпарварӣ бошад. Ва агар акси ҳол бошад, худи шоҳ сабабгори рехтани хуни бегуноҳон ва сар задану паҳн гардидани фисқу фучур ва нооромии мамлакат мегардад».

Дар зербоби сеюм – «**Вазъи хуқуқии раият дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ**» муаллиф қайд менамояд, ки муттафакир ба рушду такомули шуури хуқуқӣ, тарбияи хуқуқӣ, фаҳмишу (идроки) хуқуқӣ, инчунин поён овардани шиддати «нодонии хуқуқӣ» (нигилизми хуқуқӣ)-и аъзёёни чамъият диққати чиддӣ зохир намудааст.

Аз таълимоти ў доир ба хуқуқҳои раият ва бист хуқуқҳои онҳо нисбат ба роҳбари давлат бо сароҳат маълум мешавад, ки вай ҷонибдори адолати иҷтимоӣ ва судӣ мебошад. Муттафакир бо баёни ин бист «ҳақ» тамоми андешаҳои худро дар бораи адолати иҷтимоӣ ба адолатнокии подшоҳ, объективии ҳокимиияти судӣ ва муносабати беғаразонаи фаъолияти ҳокимиияти иҷроия нисбат ба раияти худ бурда мерасонад. Бо истифода аз фазилатҳои ахлоқӣ ба хотири оромии чомеа ва таъмини амнияти шахсӣ Алии Ҳамадонӣ раиятро дар такя ба ҳадисҳо ба фурутанӣ», дур шудан аз «кибр»-у «такаббур», «ғурӯр», «ഫਾخਰ»-и бечой ва ғайра, ки инҳо ба вахдат ва ягонагии уммат таъсири манғӣ гузашта, раиятро дар муқобили яқдигар ва шикасту фалачии низоми қонунӣ мебарнад, даъват менамояд.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ яке аз самтҳои асосии идеологияи замони худро дар инсонпарварӣ, авғи гуноҳони яқдигарӣ ва баҳшояндагӣ мебинад. Ба хотири амнияти саросарии чомеа ва пирӯзии адолати судӣ, роҳбарони давлат, мансабдорон, шахсиятҳои алоҳида ва соҳторҳо, институтҳои даҳлдорро бе гузашти гуноҳҳои яқдигарӣ даъват менамояд.

Аслан муттафакир дар тамоми асарҳояш дар бораи манфиатҳои инсон ва ҳифзи онҳо навиштааст. Вай зери мағҳуми манфиатҳои инсон он арзишҳоеро дар назар дорад, ки чомеаи исломӣ ва умуман инсон бояд ҳамеша ба он кӯшиш намояд. Дар баробари ин, ў манфиатҳои инсонро ба якчанд навъҳо таснифбандӣ намудааст: манфиатҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ ва г.

Алии Ҳамадонӣ ба баъзе масъалаҳои муҳиме, ки ба амнияти шахс, молу мулк ва даҳлнопазирии манзили ў баҳшида шудаанд, диққати хеле муҳим зохир кардааст. Масалан, ў қайд мекунад, ки «... ба сабаби таҷаббури ҳукumat ба истило назар дар ҳарами мусулмонон накунад ва бе истиizon дар манозил ва маҳозини раоё наравад». Агар иҷозат додандӣ, даромадӣ, вагарна бозгаштӣ ва наранҷидӣ».

Ӵ ба омӯзиш ва ҳалли масъалаҳои муҳимми чамъиятӣ ва иҷтимоӣ низ пардохтааст. Ӵ дар таълимоти хеш мафхуми чамъиятро ба таври маҳсус таҳлилу таҳқиқ накардааст, вале Ӵ байни чамъият ва табиат фарқеро мебинад. Алии Ҳамадонӣ қайд мекунад, ки миёни инсону ҳайвон умумияте вучуд дорад, аммо аз дигар ҳусусиятҳояшон тафовут дар онҳо ба назар мерасад. Ба андешаи муттафакир, ба ин тафовут ақлу нутқ ва муҳаббатро ворид намудан мумкин аст. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба он эътиқод аст, ки тафовути фитрию модарзодӣ, гуногунрангии одамон дар сиришт яке аз омилҳои асосии пайдоиши чамъият, давлат ва барқарор гардиданни низоми муайяни иҷтимоӣ мегардад. Баъдан, Ӵ омилҳои биологӣ ва ахлоқиро, ки ба ҳалли масъалаҳои давлатию иҷтимиоӣ таъсир мерасонанд, таҳқиқ менамояд. Масалан, ба эътиқоди Ҳамадонӣ, ба пайдоиши давлат омилҳои табиӣ мусоидат кардаанд.

Муттафакир ростӣ ва вафоро дар ҳаёти рӯзмарои мусулмонон дар қатори аввал мегузорад. Вай ба хотири дастгирии ҳукуқи аҳли ҷомеа тазаккур додааст, ки «ҳар мусулмонро, ки ба ҷизе ваъда кунад, он ваъдаро вафо кунад ва хилофи он, албатта, раво надорад». Бо истифода аз сарчашмаҳои маъмулӣ Алии Ҳамадонӣ дар ҳимояи ҳукуқҳои «раияти заъиф» ва «норанҷонидани» аҳли раъият, поён овардани шиддати ҳавфу хатар аз ҷониби ҳалқ ва пӯшидани айбҳои онҳо пешниҳод месозад, ки дар бисёр масъалаҳо бояд гузашт карда шавад. Муттафакир дар доираи талаботи меъёрҳои мавҷуда Ӵ пешниҳод месозад, ки «нафақаи ятимон», ҳаққи «фурӯмондагон», ки иҷрои он воҷиб аст бояд аз ҷониби ҳукуматдорон ва ҳамсоягону наздикон саривактӣ амалӣ шаванд.

Дар боби сеюми диссертатсия – **«Таълимоти ҳукуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** шарҳи муҳтасари таълимоти ҳукуқии муттафакир, ақидаҳои Ӵ оид ба мағҳум, таносуб ва нақши арзишҳои ҳукуқиву ахлоқӣ, танзими ҳукуқии муносибатҳои соҳавӣ-ҳукуқӣ дар таълимоти муттафакир, вазъи ҳукуқии аъзоёни оила, масъалаҳои ба меърос ва ғ. алоқаманд баррасӣ гардидаанд.

Дар зербоби аввал – **«Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳукуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** муаллиф сарчашмаҳои таълимоти ҳукуқии муттафакирро ошкор намуда, вобастагии мутақобилаи меъёрҳои иҷтимоӣ ва ҳукуқиро дар танзими муносибатҳои ҳукуқӣ, ки Ҳамадонӣ дар бораи он навиштааст, мавриди баррасӣ қарор

додааст. Ба он таваҷҷуҳи хоса дода мешавад, ки мутафаккир андешаи худро дар мавриди эътирофи инсон ҳамчун арзиши олӣ чӣ гуна асоснок кардааст. Муаллифи рисола усулҳои танзими дурусти муносибатҳои иҷтимоию ҳуқуқии пешниҳодкардаи Ҳамадониро низ таҳлил кардааст.

Алии Ҳамадонӣ ба масъалаҳои ҳуқуқии замони худ рӯи оварда, дар доираи як низоми илмӣ се илми амалии даврони худ – ҳуқуқ (фикҳ), ахлоқ ва сиёсатро бо ҳам муттаҳид сохта, дар доираи он тамоми масъалаҳоеро, ки ҳусусияти ҳуқуқӣ доранд, мавриди таҳлил қарор додааст. Муттафаккир талаботи ҳаёти воқеиро сарчашма ва асоси пайдоиши ҳуқуқ медонист. Аз ин рӯ, омилҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинӣ ва таълимоти вай дар бораи давлату давлатдорӣ ва ҳуқуқу ҳуқуқечодкунӣ ба шароити ҳаёт ва фаъолияти мутафаккир ва ё воқеияти замони пайваста буд. Дар баробари ин, чи тавре ки аллакай қайд карда шуд, дар тамоми равандҳо ба адолат афзалият дода мешуд.

Ба андешаи Алии Ҳамадонӣ, фазилати адолат дар шарҳ ва шинохти меъёри қонун, шоистагии сultonу имом, орзуву ормони инсонӣ ва масъулияти иҷтимоии ҳар фард ифода мейбад. Адолат талаб менамояд, ки ҳуқуқи одамон нисбат ба яқдигар риоя гардад. Маънои адолати иҷтимоӣ ҷунин адолате аст, ки дар қонуни ҷамъият бояд риоя гардад ва аҳли ҷомеа аз сultonу имом то ҳар фард онро муҳтарам шуморанд. Тамоми андешаҳои мутафаккир дар атрофи беҳтар намудани низоми қонунии ҷомеа ва эҳёи арзишҳои ахлоқӣ аз тариқи камоли сulton бо роҳи ақлу боварӣ аст. Ӯ ба мавқеи фаъоли ҳастӣ такя намуда, воситаи амалӣ соҳтани онро баён кардааст ва мақоми ақлу бовариро ҳамчун воситаҳои олии ба роҳи дуруст ҳидояткунандай давлат, қонун ва ҷомеа нишон додааст.

Мувофиқ ба муҳтавои «Захират-ул-мулук» дар масъалаҳои ҳуқуқ ва идораи давлат, амалӣ соҳтани вазифаҳои давлатӣ, сифат ва фазилатҳои сulton ҳамчун роҳбари воқеии давлат мачмуи усулҳо ва қонунҳои ормонии рафттору кирдор пешниҳод гардидаанд. Ӯ ҳаёти ҳуқуқӣ ва иҷтимоии замони худро тавсиф намуда, дар бораи низоми ҳокимијат ва роҳбарии давлати асри XIV маълумоти мушаҳҳас додааст.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба дигар соҳаҳои муносибатҳои дар ҷамъият мавҷудбуда низ аҳаммият дода, оид ба ҳалли

проблемаҳои зиёди замон андешаҳои ҷолиберо пешниҳод кардааст. Ӯ оиларо асоси ташаккул ва инкишофу ҷомеаи инсонӣ медонист ва вобаста ба масъалаи танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ андешаҳои ҷолиберо пешниҳод намудааст. Оила дар доираи вазифаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии худ ягона ниҳоде ҳаст, ки дар он фарзандон ба воя мерасанд. Тавассути оила аз насл ба насл урф, одат, анъанаҳо ва арзишҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва қавми гузашта, раванди интиқоли иттилооти анъанавӣ аз волидон ба фарзандон сурат мегирад. Ин раванд ба муттаҳидӣ, дастгирии аъзоёни оила, кумаки ҳамдигарӣ, хисси ҳамхунӣ, шабоҳату ягонагӣ ва муҳити хуби иқтисодиву равонӣ мебарад.

Дар асрҳои миёна дар Шарқи Наздик ва миёна ҷаҳор усули асосии оиладорӣ – насл, тарбияву таълим ва ҳочагидорӣ, иртибототи иҷтимоӣ (иттиҳоди уммат) ва, дар маҷмуӯ, «тадбири манзил» дар доираи талабот ва руқнҳои қонуни шариат сурат мегирифт. Алии Ҳамадонӣ бо истифода аз сарчашмаҳои юнони тоисломӣ қӯшиш кардааст, ки андешаи худро дар ин масъалаҳо баён намояд. Ин равишро дигар мутафаккирони асримиёнагӣ дар соҳаи ҳуқуқи ислом низ дастгирӣ кардаанд.

Алии Ҳамадонӣ оиларо ҳамчун муассисаи қадимӣ ва ниҳоди муҳимтарини иҷтимоӣ дониста, зарур мешуморад, то имрӯз бисёр арзишҳои худро дар доираи ҷомеаи анъанавӣ нигоҳ дорад. Ӯ ба асосгузорони оила – зану мард, мақоми аввал дода, онҳоро ҳамчун асос дар умури оиладорӣ интиҳоб намудааст, инчунин масъул дар иззату эҳтиром ва нигоҳубини онҳо будани фарзандонро арзиши олии қонунӣ ва инсонӣ медонад. Дар баробари ин, бояд байни зану мард эҳтиром нигоҳ дошта шавад ва онҳо бояд шаъну шарафи оиларо баланд бардоранд. Вай мардро дар умури оиладорӣ, масъулияти сарварӣ вазифадор месозад ва инро вобаста ба анъанаҳои фарҳангӣ ва низоми оиладории суннатӣ медонад.

Мутафаккир дар таълимoti ҳуқуқии худ, ки аз аҳкоми шариат асос гирифтааст, ошкор намудани амалҳои иҷозатдодашуда (ҳалол), манъшуда (ҳаром) ва мамнӯшуда (макруҳ); амри амалҳои иҷозатдодашуда ва манъи амалҳои манъшуда; дастур дар бораи иҷроиши амалҳои иҷозатдодашуда ва боздоши амалҳои манъшуда; дар бораи муносибатҳои ҷинсии қобили қабул ва манъшуда; дар бораи итоаткорӣ ва дурӣ чустан аз гуноҳро вазифаи ҳатмии ҳар шаҳс медонад. Мутафаккир асосан, ба он истодагарӣ намудааст, ки ҳар як мусулмони ҳамчун инсони

итоатгари қонун бояд дар ҳаёти худ талаботҳои қонунгузор (ҳақ)-ро дар худ нигоҳ дошта, меъёрҳои ҳуқуқи мусулмониро риоя намояд.

Дар натиҷаи чунин омӯзишу таҳқиқи меъёрҳои ҳуқуқии шариат Алии Ҳамадонӣ меъёрҳои ҳуқуқии навро коркард намудааст ва онҳо дар навбати худ меъёрҳои ҳуқуқи мусулмониро ганӣ гардониданд. Дар баробари ин ҳама ҳуқуқҳои раияти «аҳли ислом» ва риояти онҳо дар бораи шариат ва одоби закот низ баъзе андешаҳои худро изҳор доштааст.

Дар зербоби дуюм – **«Мафхум, таносуб ва нақши арзишҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ дар таълимоти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»** ақидаҳои муттафакир оид ба масъалаҳои умури давлатдорӣ, сиёсат ва идоракунӣ, тартиботи ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқию ахлоқӣ дар осори «Захират-ул-мулук», «Даво-ул-кулуб», «Минҳоч-ул-орифин», «Чиҳиласор», «Одоб-ул-машоих» ва г. баррасӣ гардидааст. Эҷодиёти ў, ки фарогири фалсафа, илоҳиёт, низоми ҳуқуқию давлатӣ, сиёсати одилонаи идоракунӣ, низоми адолати судӣ, гиромидошти инсон ва волоияти ҳуқуқҳои ў, ташаккули низоми ҳуқуқии позитивӣ мебошанд, таҳқиқ карда шудаанд. Муаллифи диссертатсия ба ҳамаи ин ҷиҳатҳо таваҷҷӯҳи лозима додааст.

Бояд гуфт, ки Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ осори худро дар робитаи мутакобилаи байни ҳуқуқ, сиёсат ва ахлоқ таълиф карда, ба вокияти давр на ҳамчун мутахассиси баҳши фикӯҳ ва ҳуқуқ, балки ба сифати як мутафаккир баҳо додааст. Маҳз робитаи ин се илм заминаи асосӣ ва бунёди таълифоти мутафаккиронро ташкил менамуд, ки он дар бо ҳам овардани шаклҳои идроқи фарҳанги ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва сиёсӣ ифода ёфтааст.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар бораи як қатор мушкилот ва падидаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ахлоқии марбут ба танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ дар чомеа андешаронӣ кардааст. Муносибати ўро ба таҳлили проблемаҳои ҳуқуқӣ нисбат ба сиёсат ва ахлоқ ҷузъи асосӣ ва ҷудо нашавандай тамоми системи илми ҳуқуқ – чи замони гузашта ва ҳам имрӯза донистан мумкин аст. Мутафаккирони тоҷик дар таърихи таълимоти сиёсию ҳуқуқӣ низоми ҳуқуқиро дар робитаи зич бо дин, сиёсат, ҳуқуқ ва давлат таҳлил кардаанд. Ин усул аз замонҳои қадим истифода мешавад ва инро дар даҳҳо асарҳои ҳуқуқшиносони Шарқ дидан мумкин аст. Дар ин замона, мутафаккирони асримиёнагии тоҷик консепсияҳои худро дар бораи моҳияти ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон таҳия намуда,

аз нүктаи назари ақл ба илмҳои фалсафа, ҳуқуқ, сиёсат ва ахлоқ рӯ овардаанд. Метавон гуфт, ки ахлоқ, сиёсат ва дин ҳамчун асоси ҳуқуқ хеч гоҳ онро тарқ накардааст ва дар воқеъ, то имрӯз чузъи чудонашавандай низоми мөъерри ҳуқуқӣ боқӣ мондааст.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар бораи низомҳо ва соҳторҳои гуногуни давлату ҳокимият, ки дар гузашта вучуд доштанд, мисолҳои равшани таъриҳӣ меорад. Вай кӯшиш мекард, ки ба аъзоёни ҷамъият ҷиҳатҳои гуногуни ҳуқуқи инсон, адолати иҷтимоӣ, идорақуни одилона, адолати судӣ ва дигар муносибатҳои ҳуқуқио ахлоқиро фаҳмонад. Ў бо ишора ба ҳуқуқшиносони асрҳои гузашта ҳуқуқро ҳамчун илми некӣ ва адолат шарҳ дода, дар бораи усулҳои фарқ кардани неку бад тақрибан дар тамоми осори худ навиштааст.

Дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ҳуқуқ дар ҷанд маъно – ҳамчун қонун, ҳуқуқи ахлоқӣ, ҳуқуқи сиёсӣ ва маъмулӣ истифода гардидааст. Ба ақидаи ў, танҳо дар ҳолати бо ҳам омадани ҳуқуқ, ахлоқ ва сиёсат як мағҳуми умумии ҳуқуқ дар фаҳмиши комили асримиёнагӣ ба вучуд ҳоҳад омад. Чунин муносибатро метавон дар соҳтори таълимоти Алии Ҳамадонӣ дарёфт намуд, ки мутобики он ҳуқуқ мағҳуми васеи ҳаёти амалии ҷомеа, қонунӣ будани давлат, амалкарди муайяни инсонҳо, озодии чунин амалҳо ва файраро дар бар мегирад.

Мутафаккир ахлоқро пояи қонун медонист. Чунончи, ў дар баҳши «муҳтасиб» аз иҷрои рукнҳои асосии ахлоқ ҳамчун пояи қонун ба ҳудуди қувваи амалқуни шаҳс такя карда, кӯдакони ҳурдсол, одамони девона ва очизро аз ҷавобгарӣ дар назди қонун озод медонад. Ҳамзамон, ў таъқид мекард, ки аҳли илм бояд гуноҳ ва фасоди ахлоқи ҷомеа ва давлатро ба шоҳу амирон расонанд. Дар доираи низоми таълимоти худ Алии Ҳамадонӣ меҳоҳад нишон дихад, ки сурату сирати инсон ба ҳамоҳангӣ ва ахлоқу одоб зарурат доранд ва ин раванд дар доираи қонуни умумӣ (шаръ) ва талаботи дар ин қонун баёнгаштаи қонунгузор (шореъ) амалӣ мегардад. Агар инсон сурату сират ва нияти худро неку ҳамида гардонад, ў дигар ба насиҳат ва назорату танбех ниёз надорад. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ қайд менамояд, ки барои расидан ба ин сатҳ инсон ва хоссатан ҳокимону подшоҳон, қабл аз ҳама, бояд дарк намоянд, ки се чиз аст, ки ҳар ки дар ў аз ин се чиз яке набошад, хеч чиз аз аъмоли ў маҳсуб набувад, яъне хеч амале аз аъмоли хайр ўро суд надорад: парҳезгорӣ, ки ўро аз маъсият боз дорад, ё таҳаммуле, ки

сипари чахли ҷоҳил гардад, ё хулқи нек, ки бад-он дар миёни халқ зиндагонӣ кунад.

Зербоби сеюми боби сеюм – «**Ақидаҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи ҳуқуқии аъзоёни оила**» номгузори шудааст. Дар он ақидаҳо ва осори муттафакирро оид ба ҷойгоҳ ва мақоми оила, зан, шавҳар, волидайн ва фарзандон ва дигар муносибатҳои ба танзиму тартиби оиласдории суннатӣ алоқаманд баррасӣ гардидааст.

Дар танзими муносибатҳои никоҳу оила меъёрҳои динӣ ва ахлоқӣ, усулҳову руқнҳои ислом, ҷаҳонбинӣ ва урғу одатҳо, анъана ва суннатҳои мардумӣ дар робитаи қавӣ ва ногусастани истифода мегардидаанд. Дар осори хеш Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ба мақсади шарҳи муҳтавои ҳуқуқи мусулмонӣ дар баҳши оила, аъзоёни он, оиласдорӣ, ҷойгоҳ ва мақоми оила дар ҷомеаи исломӣ дар такя бо сарчашмаҳои мӯттамади юнонӣ, ки бо забонҳои сурӣӣ ва форсии миёна тарҷума шуда буданд, инчунин осору таълифоти муттафаккирону ҳакимони форсу тоҷик ва араб андешаҳои худро пешкаш кардааст. Вай ба таври возех дар «ҳикмати амали»-и худ ба таҳлилу баррасии масъалаи оила, ҳамчун соҳтори таркибии ҷомеа таваҷҷуҳи маҳсус додааст.

Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар осори худ таърифи мағҳуми «оила» оварда, ҳуқуқу имтиёзҳои аъзои онро асоснок кардааст, дар бораи эҳтироми падару модар, муносибатҳои байни зану шавҳар ва таъсири онҳо ба муҳити хонаводагӣ, тарбияи фарзанд ва ҳуқуқу ӯҳдадориҳои онҳо навиштааст. Вай инчунин ба тавзеҳ додани муносибатҳои моликиятии байни аъзоёни оила, ҳуқуқи мерос ва дигар масъалаҳои вобаста ба он таваҷҷуҳи қалон зоҳир кардааст.

Дар «Захират-ул-мулук» «ҳикмати амалий», «таҳзиби ахлоқ», «сиёсати манзил» ва «сиёсати мудун» қисматҳои асосиро ташкил дода, дарбаргирандаи бисёр масъалаҳои ҳуқуқи мадани мебошанд. Аз таҳлили масъалаҳои зикршуда бармеояд, ки дар таълимоти ҳуқуқии муттафакир фаъолияти инсон дар доираи қонунҳои мавҷудаи даврони ў тавассути се институти асосии иҷтимоӣ – ахлоқ, фикӯҳ ва сиёсат, танзим карда мешаванд, ки онҳо ба дигар институтҳои иҷтимоӣ, аз қабили илм, фарҳанг, иқтисод, тандурустӣ, амният, сиёсати хориҷӣ ва гайра таъсир мерасонанд.

Дар пайравӣ ба Афлотун Алии Ҳамадонӣ дар баҳши оила мақсад дошт назарияи «шаҳрванди идеалий»-ро дар ҷомеаи исломӣ амалий созад. Аз ин рӯ, вай дар пайравӣ ба Арасту, шогирди

тавонои Афлотун оиларо бо ахлоқ ва тавассути ахлоқ ба хукуқ (қонун) ва сиёсат пайваст месозад. Вай хуб медонист, ки дар фарҳанги юнониҳо мағҳуми «сиёсати манзил», «хукумати манзилӣ» ва ё «тадбiri манзил» бо мағҳуми «эйкономия» (аз қалимаи «экос» ба маъни «ҳона» ва «номос»-ба маъни қонун) ҳамоҳангӣ дошта, бо ҳам пайвасти ногусастани доранд.

Алии Ҳамадонӣ талқин мекард, ки хукуку озодиҳои аъзоёни оила бояд комил бошанд ва вазифаҳои баробари аъзоён таъмин карда шаванд, зеро дар маҳфуз нигоҳ доштани оила, мустаҳкамии он, таъмини амнияти иҷтимоӣ ва иқтисодии он, инчунин аз тарики амнияти оила таъмини амнияти чомеа он метавонад таъсири мусбӣ расонад. Оила паноҳгоҳи ҳар шахс маҳсуб ёфта, маконест, ки аъзоёни он ба мақсади баровардани ҳоҷатҳои худ маҳз ба он умед мебанданд.

Аз назари Алии Ҳамадонӣ, оила соҳтори мураккаб аз иттиҳоде мебошад, ки фарогири муносибатҳои никоҳӣ ва хунӣ буда, ҳар қадоме аз аъзоӣ он дар иҷрои вазифаҳои худ масъул мебошад. Соҳтори оила аз волидайн, зану шавҳар, фарзандон, ҳоҳару бародарон, муносибатҳои молиявӣ ва хидматгор (гулом) ташкил мейбад, ки моҳияти онро ҳамчун ниҳоди бунёдии чомеа ошкор месозад. Ба андешаи мутафаккир, марди ҳона масъули аҳли оила, инчунин зану фарзандонаш буда, завҷа низ масъули ҳонаи шавҳар ва фарзандони худ мебошад. Ҳар яки онҳо масъуланд, то аз раияти худ пуштибонӣ намоянд. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ вазъи хукукии ҳар як аъзоёни оиларо дар доираи мукарроти шариат, меъёрҳои ахлоқ, одату анъанаҳои миллӣ муайян соҳта аст.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ кӯшиш намудааст, то кушоду равшан моҳияти никоҳ ва оиларо дар ҳаёти инсон шарҳ дихад. Мутафаккир волидонро масъули омода соҳтани ҷавонон барои ҳаёти оилавӣ медонад. Барои риояи «хукуқи никоҳ» ва донистану амал кардани талаботи он Алии Ҳамадонӣ ҳафт шартро пешкаш месозад: муюшират, сиёсат, гайрат, нафақа, таълим, қисмат ва таъдib. Ин мутафаккир доир ба эҳтироми зан, нақши вай дар оила, муносибати зану мард, вазифаҳои ҳамдигарии онҳо ва босавод гардонидани зан низ фикрҳои ҷолиб баён кардааст, ки то ба имрӯз аҳаммияти онҳо кам нашудааст.

Ба ақидаи ў, муҳити оилавӣ барои таваллуд ва тарбияи фарзандон, таълими дурусти онҳо, азхудкунии дониш, маърифат, дарки ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳаёти оилавӣ имкониятҳои хуб фароҳам

меорад. Давом додани насли оила, тарбияи маънавию психологии он, таъминоти иқтисодию моддии он яке аз вазифаҳои асосии иҷтимоии оила ба шумор меравад.

Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар баробари таҳқики вазъи ҳуқуқии аъзоёни оила доир ба ҳуқуқу вазифаҳо ва вазъи ҳуқуқиу иҷтимоии ходим, яъне хидматгори оила низ андешаронӣ намудааст. Чуноне ки аз таърихи адабиёт ва фарҳанги миллии ҳалқҳои Шарқ маълум аст, дар низому таркиби оиладории мардуми мо, маҳсусан дар оиладории ашрофзодагон одат шуда буд, ки ҳатман фарзандони ҳудро барои тарбия ба доя, тарбиятгар ва таълимдиҳандагони маъруфу кордон ва донишманд мегузоштанд. Ба гуфтаи Алии Ҳамадонӣ, дар урфу одатҳои оилавии мардумони муҳталиф мақому чойгоҳи хизматгор, ки аксаран бо аъзои дигари ҳонавода зиндагӣ мекард, хеле мушаххас муайян шуда, ҳуқуқҳои онҳо бешубҳа тавассути санадҳои давлатӣ ҳифз мешуд.

ХУЛОСА

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертасионӣ ҳулосаҳои зерин пешниҳод мешаванд:

1. Дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ақидаҳо оид ба аҳаммияти устуворӣ ва таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, риояи меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ тавассути эҳтироми ҳамдигарии аъзоёни оила, эҳтироми волидон, тарбияи қӯдакон, таҳқими идоракунии давлат, иҷрои самараноки вазифаҳои соҳаи идоракунии давлатӣ, танзими муносибатҳои байнҳамдигарии аъзоёни ҷомеа, нақш ва мавқеи илму таълим дар пешрафти ҷомеа пешниҳод шудаанд. Вай инчунин, ба риояи ҳуқуқи оила тавассути эҳтироми байнҳамдигарии ҳамаи аъзоёни оила ва тарбияи фарзандон аҳаммияти қалон медод. Ин ақидаҳо дар ҳаёти давлатио ҳуқуқии замони имрӯза низ аҳаммият ва арзиши ҳудро гум накардаанд **[9-М, 12-М].**

2. Дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ақидаҳои ў дар бораи тарбияи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии инсон ҳамчун як ҷузъи тарбияи шаҳсияти воломақом, ки тарбияи васеи фарҳангӣ ва иҷтимоиро бо дарназардошти меъёру арзишҳои ахлоқӣ, маънавӣ ва иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ дар назар дорад, ҷойи асосиро ишғол мекунанд. Ғояи ягонагии тарбияи ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ-маънавӣ дар ҳама давраҳои инкишофи афкори давлатӣ ва ҳуқуқӣ ҳимоя карда шудааст. Ғояи мазкур дар ҳаёти имрӯза низ аҳаммияташро аз даст надодааст.

Инъикоси бевоситай меъёрҳо ва арзишҳои ахлоқӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазифаи хизматчиёни давлатӣ оид ба риояи ҳатмии меъёрҳои одоби хизмати давлатӣ, қабули кодексҳои одоб дар мақомоти судӣ ва дигари мақомоти хифзи ҳукуқ мисоли ин гуфтаҳост. Аз ин хотир, ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар замони муосир аҳаммияти илмӣ ва тарбияйӣ доранд **[3-М]**.

3. Мехвари таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадониро хифзи ҳукуқу манфиатҳои инсон ташкил медиҳад. Хифзи ҳукуки инсон ҳамчун унсури ақидаҳои иқтимоӣ-фарҳангии мутафаккир оид ба ҳимояи манфиатҳои иҷтимоию сиёсии ҳар як шахс дар ҷомеа, тарбияи насли наврас дар руҳияи ватандӯстӣ, омӯзиши илм ва қасбу ҳунар, хифзи оила ва таъмини баробарҳуқуқии аъзоёни оила таҳқиқ карда мешавад **[1-М, 10-М]**.

4. Ақидаҳои сиёсиву давлатии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ бар мағҳуми идораи одилона, риояи адолат дар қабули қарор ва амалӣ намудани ҳокимият асос ёфтааст. Барои ноил шудан ба ин бояд шоҳон ва ҳокимон дорои ахлоқи наҷиб ва накӯкор бошанд, дар корҳои идорӣ аз корҳои бад парҳез кунанд ва ба ҳалқу давлат содиқ бошанд. Алии Ҳамадонӣ ҷонибдори ҳокимияти одилона ва тавоно буда, аз подшоҳон ва ҳокимон талаб менамуд, ки доимо аз аҳволи раият, ҳалқи камбизоат боҳабар бошанд ва манфиатҳои онҳоро хифз намоянд **[4-М, 11-М]**.

5. Ба андешаи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ роҳбари давлат ба мақсади ҷалби ризоияти ҳалқи худ қоидаҳо ва муқаррароти қонунро бояд риоя кунад. Волоияти қонун ҳангоми содир кардани ҳукм бояд таъмин гардад, одилона ва бегараз бошад. Роҳбар набояд ба ҳушнудӣ ва ё ноҳушнудии одамон рӯй орад ва агар дар содир намудани қарор ба муҳаббат ва ҷонибдорӣ аз гурӯҳе майл кунад, дер ё зуд амалҳои содиркардааш боиси бесарусомонӣ дар ҷомеа мегарданд. Риштаи устувори давлатдорӣ, ба ақидаи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ хиёнат накардани ҳокимон ва ягонагии қавлу амали онҳост **[11-М, 14-М, 15-М]**.

6. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ мавқеи раиятро яке аз мавзухои марказии таҳқиқот, афкори давлатӣ ва ҳукуқии хеш қарор додааст. Ба андешаи мутафаккир, раият дорои як қатор ҳукукҳо мебошад. Ӯ мақом, манзалат, вазъи иҷтимоию ҳукукӣ ва доираи ваколату иродai одамонро мавриди шарҳу таҳлил қарор додааст.

Аз таълимоти ў доир ба ҳуқуқҳои раият ва бист ҳуқуқҳои онҳо босароҳат маълум мешавад, ки вай ҷонидори адолати иҷтимоӣ ва судӣ мебошад **[11-М]**.

7. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ чунин мепиндошт, ки хислатҳои манғии ахлоқии инсон сарчашмаи адовану душманӣ ва бадбаҳтию нокомӣ мебошанд. Сифатҳои мусбати ахлоқӣ, ба ақидаи мутафаккир, бо инқишиф ва такмили шуури ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, идроки ҳуқуқӣ, бо бартараф намудани «нодонии ҳуқуқӣ» (нигилизми ҳуқуқӣ)-и аъзоёни ҷамъият ба даст меоянд **[5-М]**.

8. Мутафаккир ба масъалаҳои ҳуқуқии замони худ рӯ оварда, се илми амали даврони худ – ҳуқуқ, ахлоқ ва сиёсатро бо ҳам муттаҳид соҳта, дар доираи он тамоми масъалаҳоеро, ки хусусияти ҳуқуқӣ доранд мавриди таҳлил қарор додааст. Дар таълимоти ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ мавқеи асосиро ҳуқуқи давлатӣ, идоракунии боадолати маҳал, адолати судӣ ва ҷазодӣ, афв ва баҳшиши гуноҳ, муносибатҳои баробар ва одилонаи молумулӣ, олӣ донистани инсон ва мавқеи он дар ҷамъият, ҳифзи манғиатҳои ҳар як аъзои ҷомеа, эҳтироми раият ва оромии ҷомеа, муносибатҳои поку беолиши никоҳу оиладорӣ, тарбияи дурусти фарзандон, эҳтироми волидон ва устодон, омӯзиши илм ва дигар муносибатҳои мухимтарини ҷамъиятӣ ишғол мекунанд. Ў ҷанбаҳои мусбату манғии танзими меъёриро баррасӣ намуда, оид ба шаклҳои барои ҷамъият муфид ва самараноктари танзими меъёри андешаҳои ҷолиберо пешниҳод намудааст **[5-М, 9-М]**.

9. Мутобики таълимоти Алии Ҳамадонӣ, танзими меъёри шароити ҳаёти воқеӣ, аз ҷумла ҳаёти одамонро инъикос мекунад ва бо назардошли манғиатҳои аҳли ҷомеа, анъанаҳо ва урғу одатҳо ба роҳ монда мешавад. Асоси амалишавии ҳуқуқро ҳокимият мӯкаррар мекунанд. Ба андешаи мутафаккир фазилати адолат дар шарҳ ва шинохти меъёри қонун, орзуву ормони инсонӣ, масъулияти иҷтимоии ҳар фард, риояи ҳуқуқи одамон нисбат ба яқдигар ифода мейбад. Ғояи баробарии талаботи адолати иҷтимоӣ барои ҳама ва зарурати риояи адолат аз ҷониби қулли аҳли ҷомеа аз сulton то ҳар фард пешниҳод карда мешавад **[4-М, 12-М]**.

10. Дар таълимоти мутафаккир ташаккули низоми ҳуқуқии давлатӣ дар баробари фалсафа, илоҳиёт, низоми ҳуқуқию давлатӣ, сиёсати одилонаи идоракунӣ, низоми адолати судӣ, гиромидошли инсон ва волоияти ҳуқуқҳои ў мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Ў ба масъалаҳое рӯ овардааст, ки дар ташаккули давлату давлатдории шоҳӣ

(«салтанат») ва таҳқими асосҳои хуқуқии он аҳаммияти басо мухим доранд [9-М].

11. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар осори худ робитаи хуқуқ, сиёsat ва ахлоқро асоснок кардааст. Маҳз робитаи ҳамдигарии ин се илм асоси таълимоти мутафаккирро ташкил медиҳад. Дар ин маврид муносибати фарҳанги хуқуқӣ, ахлоқию сиёсӣ низ ба назар гирифта мешавад. Мутафаккир дар асоси ташаккули ин се илм таҷрибаи таърихии ташаккул ва инкишофи соҳти давлатию хуқуқиро азхуд кардааст. Ӯ ба хуқуқшиносони қадим ишора карда, хуқуқро ҳамчун илми некӣ ва адолат медонист. Вай қариб дар ҳамаи асарҳои худ дар ин бора сухан меронад [5-М].

12. Вобастагии ахлоқ аз арзишҳои маънавии хуқуқӣ ва сиёсӣ дар иртибот бо истеъодд, қобилият ва нобаробарӣ таҳқиқ карда мешавад. Ба ақидаи мутафаккир талабу мақсад ва ғаразу ҳоҳиши одамон гуногун буда, рафттору ақидаҳо ва арзишҳо дар шаклҳои гуногун, аз он ҷумла «ахлоқи хабиса» (бад), ба мисли ҷабру зулм, ситаму зӯроварӣ, куштору қасдгирӣ, баҳиливу ҳасад, ра什ку нотавонбинӣ зуҳур мекунад. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ғояи тафовути хуқуқ ва ахлоқро пешниҳод мекунад [13-М].

13. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар муқаррар намудани мағҳуми «оила», ҳаққу хуқуқи аъзои он, эҳтироми волидайн, муносибати ҳамсарон ва таъсири он ба инкишофи оилаи солим, тарбияи фарзандон ва хуқуку уҳдадориҳои онҳо, муносибатҳои амволии аъзоёни оила, ҳаққи мерос ва ҳолатҳои дигари ба он вобаста андешаҳои ҷолиберо дар асарҳои худ пешниҳод намудааст. Дар пайравӣ ба Афлотун Алии Ҳамадонӣ дар бахши оила мақсад дошт назарияи, бо «шаҳрванди идеалий»-ро амалӣ созад. Ӯ дар пайравӣ ба Арасту оиларо бо ахлоқ ва тавассути ахлоқ ба хуқуқ (қонун) ва сиёsat пайваст месозад. Мутафаккир ҷойгоҳи ходимро дар низоми оила маҳсус зикр менамояд [12-М].

14. Мутобики таълимоти мутафаккир зану шавҳар вазифадоранд, ки бо рафттору гуфтор ва амали неки худ муҳити созгору солими оилавиро ба вучӯд оранд. Шавҳар ҳамчун сардори оила набояд хуқуқу манфиатҳои занашро поймол кунад ва ба муносибати ношониста бо ӯроҳ дихад. Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки андешаҳои мутафаккир дар шароити имрӯзai чомеаи мо низ хелеипуарзиш буда, барои тарбияи оилавии ҷавонон ва оилаҳо лозиму саривакӣ мебошанд [9-М, 12-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертационӣ таклифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Ақидаҳои давлатию ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ барои рушди илму маориф, фарҳанг, давлатдорӣ, низоми ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ аҳаммияти бузург дошта, дар раванди такмили идораи давлатӣ, фаъолияти қонунгузорӣ, хифзи ҳуқуқ, таблиги ҳуқуқӣ, танзими ҳуқуқии муносабатҳои оилавӣ бояд ба назар гирифта шаванд **[12-М].**

2. Ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба арзиши олии инсон ва ҳуқуқхояш, зарурати ҳуқуқу манфиатҳои шахс дар раванди такмили минбаъдаи ҳуччатҳои давлатӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон, ки бо ҳуқуқи инсон, таълим ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон робита доранд, бояд ба инобат гирифта шаванд **[1-М].**

3. Назарияи «инсони комил», ки аз ҷониби Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ пешниҳод шуда, ба ғояҳои инсондӯстӣ, риояи ҳуқуқи инсон, эҳтироми инсон, ватандӯстӣ, садоқат ба давлату миллати худ асос меёбад, дар раванди таҳқики афкори сиёсию ҳуқуқӣ, раванди таълим, зимни омӯзиши фанҳои даҳлдор, таҳия ва амалӣ намудани ҳуччатҳои даҳлдори давлатӣ дар соҳаи тарбия бояд ба инобат гирифта шаванд **[6-М].**

4. Сарварӣ дар эҷодиёти мутафаккир ҳамчун илми идоракунӣ баҳо дода шудааст. Барои расидан ба зинаи сарварӣ шахс бояд аз даврони ҷавонӣ омода карда шавад, илму дониш андӯзад, таҷрибаи бузургонро омӯзад, одобу ахлоқи ҳамида дошта бошад, адолатҷӯ ва ҳапарвар бошад. Бо назардошти ин муқаррарот, соҳаи нави дониш, илми «одоби сарварӣ»-ро ташаккул додан лозим аст. Дар ин ҷо рӯ овардан ба андешаҳои мутафаккирони тоҷик ва дигар мутафаккирон, ки бояд дар муассисаҳои олии таълмӣ, маҳсусан дар муассисаҳое, ки ба такмили ихтисоси хизматчиёни давлатию ҷамъиятӣ машғуланд, васеътар омӯхта шаванд, ёрӣ мерасонад **[1-М].**

5. Бо назардошти вазъи кунуни ҷаҳони муосир, рушди босуръати ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо моро зарур аст, то аз таъриху фарҳанг, адабиёт ва осори мутафаккирони худ огоҳ бошем. Дар ин маврид осори Алии Ҳамадонӣ барои ҷавонон,

чиҳати омода намудани кадрҳои баландихтисос аз нигоҳи тарбияи фаъолияти идоракунӣ (роҳбарии мақомоти олии давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, идораи соҳавӣ аз қабили молия ва низоми судӣ ва ф.) арзиши бузург доранд **[3-М].**

6. Ақидаҳои мутафаккир оид ба таъмини адолат ва адолатпешагӣ бояд ҳангоми ба амал баровардани адолати судӣ ва татбиқи ҷазо дар самти иҷрои вазифаи давлатӣ, амалӣ намудани адолати судӣ, ҷамъоварии молиёту андоз, муносибатҳои никоҳу оилавӣ, мерос ва тарбияи фарзандон истифода шаванд **[8-М].**

7. Мутобики ғасли III Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати аз 3 марта соли 2006, № 94 тасдиқ шудааст, «ташаккули инсони комил» яке аз мақсадҳои тарбияи миллиро ташкил медиҳад. Бо мақсади таъмини роҳандозии Консепсияи мазкур пешниҳод мешавад, ки ғояи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба тарбияи «инсони комил» ба инобат гирифта шавад.

8. Асосҳои методологии тарбия, ки дар ғасли II Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд, бо дарназардошти аҳаммияти арзишҳои ҳуқуқӣ-маънавӣ, ки дар асарҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ва мутафаккирони дигари тоқик ҳамаҷониба химоя карда шудаанд, бояд таҷдиди назар карда шаванд.

9. Ақидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ҳангоми таҳияи Накшай корҳои тарбиявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои минбаъда, аз чумла дар раванди баргузории дарсҳои тарбиявӣ бо мақсади баррасӣ намудани моҳият ва аҳаммияти эҳтиром ва гиромӣ доштани таърих ва мероси фарҳанги ниёғон, пайвастани таърихи гузашта ба воқеяти имрӯзai миллат ва химояи арзишмандӣ миллӣ ба инобат гирифта шаванд.

10. Ҳангоми таҳияи Накшай кори шуъбаи тарбияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои минбаъда зарурати амалӣ намудани тадбирҳои муассир оид ба ҷалби сохторҳои даҳлдори донишгоҳ ба тарғиби арзишҳои миллии иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, ки дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ муфассал баён шудаанд, ба инобат гирифта шавад **[12-М].**

ФЕХРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЦАИ ИЛМӢ

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандა ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

[1-М]. Калонов, Ф.М. Афкори ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикисон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019. – № 8. – С. 235-239.

[2-М]. Азиззода У.А., Калонов Ф.М. Мавқеи таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Шарқ. [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.М. Калонов // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. (Маҷаллаи илмӣ-амалӣ). 2022. – № 3(27). – С. 48-59.

[3-М]. Калонов Ф.М. Иникоси маърифати ҳуқуқӣ ва вазъи сиёсии асри XIV дар эҷодиёти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои фалсафа, ҳуқуқ ва сиёsatшиносӣ. 2024. – № 4(16). – С. 161-166.

[4-М]. Калонов Ф.М. Мағҳуми давлат ва ҳокимиёт дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикисон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2025. – № 1. – С. 242-247.

[5-М]. Калонов Ф.М. Таносуби ҳуқуқ, ахлоқ ва сиёsat дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Идракуни давлатӣ. 2025 / №1 (72). – С. 274-281.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:

[6-М]. Калонов Ф.М. Нақши давлат ва ҳуқуқ дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Мводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ ба таҷлили ҳуқуқи инсон. (7 декабри соли 2020). Душанбе, С. 433-440. (Саҳ умуми 510).

[7-М]. Калонов, Ф.М. Мирзозода А.С. Иъникоси давлат ва ҳуқуқ дар асарҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Мводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Нақши солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар таҳқим ва

такомули соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии ҳалқи мамлакат» (27 уми декабри соли 2021). – Душанбе, 2021. – С.137-139.

[8-М]. Калонов Ф.М., Салимов С. Андешаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дар афкори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021». – (27 уми феврали соли 2021) – Душанбе, 2021. – С. 51-54.

[9-М]. Калонов Ф.М., Шокирова С. Муносибати мутақобилаи ахлоқ ва ҳуқуқ. // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Нақши солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар таҳқим ва такомули соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии ҳалқи мамлакат». – (27 декабри соли 2021). – Душанбе, 2021. – С.140-142.

[10-М]. Азиззода, У.А., Калонов, Ф.М. Таълимоти давлатӣ-ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.М. Калонов // Фаъолияти ҳуқуқҷодкунӣ. – 2022. – №2. – С. 12-20.

[11-М]. Азиззода У.А., Калонов Ф.М. Ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи ҳуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон / Маводи конференсияи байналмилалии илмию назарияйӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои назариявии фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон” (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 72-83.

[12-М]. Калонов Ф.М. Нақши арзишҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалий дар мавзӯи «Конститутсия ҳамчун омили устувории давлат». (Конституция как фактор стабильности государства) (25 октябри соли 2024). Душанбе. 2024.– С. 26-32.

[13-М]. Калонов Ф.М. Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назарияйӣ дар мавзӯи «Нақши Пешвои миллат дар густариши маърифати ҳуқуқии чомеа» баҳшида ба «Соли маърифати ҳуқуқӣ». (ш. Душанбе, 8 июня соли 2024). – Душанбе: «Хирадмандон», 2025 – С. 305-313.

[14-М] Калонов Ф.М. Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба ҳокимият / Ҳуқуқи

инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ // Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ баҳшида ба рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (6 декабри соли 2024). – Душанбе: 2024. – 648 с. – С. 619-624.

[15-M]. Калонов Ф.М. Ақидаҳои давлатию ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ / Материалы Международной научно-практической конференции XV Ломоносовские чтения «Кооперация науки и национально ориентированных стратегий: цифровая модернизация и инновационное развитие» (22-23 апреля 2025 года). Часть II. Гуманитарные науки. – Душанбе, 2025. – 591 с. – С. 382-387.

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

УДК:374.1+32 (575.3)

ББК:67.404 (2 тадж)

К - 17

КАЛОНЗОДА ФАТХИДДИН МИРЗОШАРИФ

**ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ МИР
САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета.

Научный руководитель: Азиззода Убайдулло Абдулло – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского национального университета

Официальные оппоненты: Диноршох Азиз Мусо – доктор юридических наук, профессор, первый заместитель, заместитель по науки, инновациям и международному сотрудничеству филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе

Ведущее учреждение:

Кенджазода Шухрат Юсуф – кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики

Зашита диссертации состоится 16- сентябрь 2025 г. в 9:00 часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте www.tnu.tj и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан: «__» _____ 2025 г.

**Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент**



Кодиров Н.А.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В период независимости Таджикистана важнейшей целью его народа стало строительство правового, светского и единого национального государства, что потребовало в свою очередь исследования и переосмыслиения богатой истории страны, изучения бесценного культурного и духовного наследия, оставленного предками таджиков, великими учёными, философами, правоведами, богословами, прозаиками и поэтами. В этом ряду Мир Сайд Али Хамадани занимает своё достойное и особое место. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2012-2013 гг. в республике прошли различные памятные мероприятия, посвящённые жизни и деятельности этого известного мыслителя правоведа. 30 марта 2013 г. было принято Постановление Правительства Республики Таджикистан (№ 143) «Об анализе празднования 700-летия ученого и мыслителя Востока Мир Сайда Али Хамадони» [1], в котором отмечалось, что оно прошло на высоком организационном уровне с участием широкого круга отечественных и зарубежных ученых и деятелей культуры. Как подчеркивал Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистануважаемый Эмомали Рахмон, «сохранение памяти о таких великих людях, как Мир Сайд Али Хамадони и других уникальных деятелях нашей науки и литературы, не должно быть ради гордыни и высокомерия. Мы будем в полной мере уважать наших великих людей только в том случае, если изучим их труды, воспитаем в духе их учений наших детей, сделаем их учения руководством к действию, чтобы в будущем из нашего народа выросли новые Рудаки, Фирдавси, Буали, Хайямы, Мир Сайды и чтобы мы внесли свой вклад в развитие и совершенствование человеческой цивилизации. Участвовать в собрании мудрецов и пользоваться их светом и просвещением – это великий дар» [43, с. 9-10].

Жизнь и богатое творчество Мир Сайда Али Хамадани (1314-1386) изучались учеными самых различных областей науки и литературы - как отечественными, так и зарубежными. Однако его труды, в которых глубоко и последовательно анализировались политico-правовые проблемы, а также различные вопросы государства и права, представляющие исключительную ценность, ещё не были предметом монографического исследования. Между тем в истории политico-правовой мысли таджикского народа Мир Сайд Али Хамадани сыграл весьма значительную роль.

«Таджикский народ дал человеческой цивилизации гениев, каждый из которых снискал всемирную славу и внес ценный вклад в формирование человеческой мысли. Мир Сайд Али Хамадани также входит в эту категорию, занимая особое место и высокий статус в мире литературы и философии. Эта выдающаяся личность считается одной из великих личностей, известна не только в нашей стране, но и в Иране, Пакистане, Индии и Афганистане как мыслитель и видный представитель суфизма, и известна под псевдонимами Амир Кабир, Али Тани, Шахи Хамадан и Хазрат Амирджан, а его личность и труды до сих пор считаются почитаемыми» [42, с. 11-15].

Другой вопрос - это конкретное изучение современных точек зрения на богатое наследие наших предков, и здесь многое зависит от мировоззрения и подхода исследователя к оценке реалий политической, социальной и правовой жизни времени Хамадани. Политико-правовые идеи этого мыслителя отличаются многообразием и большой широтой. В частности, в трудах Али Хамадани рассматриваются конкретные идеи о государстве, политике, справедливом управлении, праве и справедливости, профессиональной и общественной этике, семье и ее чистоте, правах и обязанностях членов семьи, уважении к родителям, браке и разводе, разделе наследства, правовом положении граждан, финансовых отношениях, правовом поведении, нарушениях закона и юридической ответственности и многое другое, и все они требуют глубокого анализа.

Таджики, пережившие множество сложных периодов в своей тысячелетней истории, всегда практиковали толерантность, консультации и диалог и неоднократно доказывали, что силовое решение проблем и конфликтов, противопоставление различных мировоззрений и убеждений может привести не только к моральному разложению и расколу культур и цивилизаций, но и к распаду государств. В современную эпоху Таджикистан, опираясь на идеи и исторический опыт своих предков, всегда поддерживает процесс диалога между цивилизациями.

Актуальность изучения ценных трудов наших мыслителей, в том числе и Али Хамадани еще более возросла после обретения Республикой Таджикистан независимости, потому что построение национального государства и создание национальной правовой системы невозможны без изучения истории и культуры народа, без преемственности опыта формирования таджикской

государственности. Об этом говорил и Президент Республики Таджикистан в Послании Маджлиси Оли (26 декабря 2019 г.): «Нашим ученым и исследователям необходимо обратить серьезное внимание на правильное знание истории, пропаганду духовного наследия, народных традиций и обычаев, которые на протяжении веков играли свою роль в исторической памяти таджикского народа. Славная история таджикского народа является великой школой самопознания, и мы обязаны отдать ей должное, изучать яркие страницы героизма и мужества наших предков, пропагандировать ее как основу идеи патриотизма и преданности Родине» [52].

В процессе формирования новой государственности Таджикистан сталкивается со многими политическими, экономическими и социальными вызовами, геополитическими кризисами, имеющими место в регионе Центральной Азии. Но, несмотря на вышеперечисленные трудности, таджикское государство всегда стремится проводить политику мира и открытых дверей, ставя при этом во главу угла полную безопасность своих граждан, свой суверенитет и независимость. В связи с этим, изучение и учет исторического опыта государственного устройства наших предков, функционирования государственно-правовых институтов, способов защиты прав и интересов народа путем создания справедливого общества и т. д. приобретают особенно большое значение и актуальность. «Действительно, такие великие личности, как Хазрат Мир Сайд Али Хамадани, не ограничивались определенной нацией, регионом или сектой. Их величие выходит за рамки этого круга и распространяется по всему миру в служении человечеству, явным признаком чего является признание и уважение разных наций и народов» [51, с. 5]. В этом контексте исследование идей и государственно-правовых учений великих мыслителей и выдающихся средневековых персидских и таджикских ученых, таких как Мир Сайд Али Хамадани, становится очень важной задачей для современной таджикской правовой науки.

Основополагающие идеи и прозорливые разработки мыслителя по различным вопросам права, в котором принципы справедливости, защиты интересов всех слоев населения, предоставление всем гражданам равных возможностей в сферах образования, культуры, искусства, государственного управления с учетом превосходства божественной справедливости и мудрости

над другими моральными ценностями и классическими правовыми вопросами, не утратили своей ценности и значимости и по сей день. Его труды в области публичного права сохранили свою актуальность не только в странах Ближнего и Среднего Востока, но и за его пределами. И объясняется это тем, что эти идеи чрезвычайно важны и значимы и сегодня и могут быть использованы при формировании правовой структуры независимого государства Таджикистан.

В современном мире различные экстремистские группы, политические движения и отдельные лица нередко используют религию ислам и убеждения людей в своих корыстных целях, и с этой точки зрения, изучение правового научного наследия Мир Сайда Али Хамадани и других мыслителей прошлого особенно актуализируется. Это тем более важно, если учесть что Али Хамадани в поисках истины не ограничивался определённой нацией, регионом или религией. Именно поэтому государственно-правовое учение мыслителя может стать настоящим идеологическим оружием в борьбе с экстремистскими идеями и убеждениями, с политическими партиями и движениями террористического характера. Взгляды Хамадани могут помочь в разоблачении лживых лозунгов идеологов экстремистских партий и их учений. Здесь автор считает весьма уместным привести следующую цитату: «В современных условиях, когда в некоторых странах все большее распространение получают экстремистские тенденции и религиозно-сектантские конфликты, крайне необходимо переизучать и распространять труды Мир Сайда Али Хамадани, потому что в своих работах он пропагандировал толерантные и либеральные идеи и осуждал излишества в исламе» [42, с. 15].

В контексте сказанного автор считает, что государственно-правовые учения мыслителя могут быть использованы в качестве теоретического источника для разработки современных теорий правотворчества и современного законодательства. В то же время труды Али Хамадани могут способствовать в практическом плане повышению уровня нравственного, эстетического, религиозного, политического и правового воспитания населения.

Степень изученности научной темы. Начиная со времен средневековья, творчество Мир Сайда Али Хамадани было объектом изучения ученых-правоведов, историков, философов, литераторов, представителей различных научных центров.

По мнению известного таджикского исследователя М. Султонзода, о Мир Сайде Али Хамадани важные сведения оставили его ученики Джафар Бадахши в «Хулосат-уль-манакиб» и Хайдар Бадахши в «Мастурати», или «Манкабат-уль-джавахир». Упоминания об этом мыслителе можно найти также в трудах Абдурахмана Джами, Давлатшахи Самарканди, Султана Хусейна Бойкара, Хондамира, Дида Марин Кашмири, Амида Ахмади Рази, Мухаммада Масуми Ширази, Ризакулихана Хидаята и др. [17, с. 6].

К жизни и деятельности Мир Сайда Али Хамадани большой интерес проявляли и восточные, и западные ученые.

О личной жизни мыслителя, его путешествиях, встречах и вкладе в науку и литературу, об организации и развитии особой научной школы Али Хамадани писали, кроме вышеуказанных учёных, Кази Нуруллохи Шуштари, Саид Хабаши, Мухаммад Дарушкух, Хафиз Кербелаи, Мухаммад Али Тебризи, Икбал Лахури, Захируддин Бабур, Сайд Раким [30, с. 27-28] и др.

В современную эпоху этическим, философским, мистическим, политическим, педагогическим, литературным, политико-правовым концепциям мыслителя немалое внимание уделили философы и правоведы Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии, Ирана и стран Европы. Их исследования значительно обогатили науку и культуру персидского и таджикского народов.

В трудах вышеупомянутых исследователей в основном рассматриваются жизнь и деятельность, труды, учения и поэмы мыслителя, особенно же то, как он решал общефилософские и правовые проблемы, касающиеся души, духа, бытия и просветления, статуса человека, знания, моральных добродетелей, прав и обязанностей граждан государства, политики и справедливого управления и мн. др.

Если говорить более конкретно, то изучение жизни и деятельности Мир Сайда Али Хамадани в Таджикистане началось в 40-х годах XX столетия, и поначалу этой темой заинтересовались историки, литературоведы, археологи [27; 25; 12; 36; 39; 26].

Среди таджикских исследователей творчества Мир Сайда Али Хамадани видное место занимает Мохирхуджа Султонзода (Султонов), научные работы которого полностью посвящены изучению жизни и творчества мыслителя [37; 33; 34; 32].

Начиная с 1993 г., учеными Республики Таджикистан было опубликовано более шестисот работ (статьи, монографии, тезисы

докладов), в которых анализировались различные аспекты творчества Хамадани. Кроме того, были изданы трактаты мыслителя по различным направлениям науки, которые стали доступны широкой общественности и особенно исследователям его творчества [23; 10; 9; 8; 11].

Следует отметить, что при анализе нравственных, политических, государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани автор диссертации обращался к трудам М. Султонзода, Р. Асозода, Ш. Абдуллоева, А.А. Шамолова, Х. Курбонова, А. Мирзоева, Х. Назарова, Ш. Джаббора, Х.Р. Асозода, К.С. Абдурахимова, П.Н. Давлатова, М.М. Каримовой, А. Садыкова [38; 24; 40; 41; 28; 30; 31; 29; 2; 23; 45; 44; 46; 47] и др.

Внимание было уделено также научным работам, посвященным проблемам истории права и государства, особенно истории политico-правовой мысли, развития отдельных сфер и институтов права в период исламского права. При этом акцент был сделан на тех из них, в которых государственно-правовые идеи Мир Сайида Али Хамадани оцениваются с современных позиций. Это монографии, статьи и учебники, авторами которых являются Э.Б. Буризода, М.Н. Давлатов, Ш.Ю. Кенджиев, Ф.Т. Тохиров, А.Ф. Холикзода, Р.Ш. Шарофзода, Ф.М. Шоев, С.М. Кодирзода и др. [7; 6; 3; 4; 5; 46; 10; 1; 14; 16; 18; 19; 22; 21; 20; 50; 49].

Несмотря на большое количество научных исследований, посвященных творчеству Али Хамадани, нельзя не отметить того факта, что в их ряду нет научных работ, непосредственно посвященных анализу государственно-правовых идей мыслителя. Представленная диссертация является первым монографическим научным исследованием на эту тему в области современной таджикской юриспруденции. Автор предполагает, что его работа в определенной степени заполнит значительный пробел в области изучения политico-правовых идей средневекового Востока.

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Научная диссертация подготовлена в рамках перспективной программы научно-исследовательских работ кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета – «Теоретические проблемы развития правовой системы Республики Таджикистан в свете глобализационных процессов на 2021-2025 гг.».

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Цель исследования. Целью исследования являются историко-правовой и общетеоретический анализ государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани, а также обоснование научно-правового, образовательного и социально-исторического значения его учения, в том числе и его гуманистических правовых идей.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- изучить общественно-политические, духовные и культурные условия периода жизни Мир Сайида Али Хамадани с учетом их влияния на формирование государственно-правовых идей мыслителя;
- выявить теоретические основы трудов мыслителя и объяснить государственно-правовые процессы его времени;
- конкретизировать государственно-правовые идеи, их становление и развитие в творчестве Мир Сайида Али Хамадани, рассмотреть его определения государства и власти;
- проанализировать идеи Мир Сайида Али Хамадани о правовом положении царей, министров и чиновников;
- рассмотреть правовое положение подданных в учении Мир Сайида Али Хамадани;
- уточнить понятие, соотношение и роль правовых и нравственных ценностей в учении Мир Сайида Али Хамадани;
- изучить идеи мыслителя о правовом положении членов семьи;
- исследовать правовые учения Мир Сайида Али Хамадани с критических позиций, т. е. выявить их соответствие или противоречие с требованиями современных правовых институтов;
- обосновать значение государственно-правовой доктрины средневековья для развития таджикской юридической науки.

Объект исследования – социально-исторические и культурные условия, в которых протекала научная деятельность Мир Сайида Али Хамадани.

Предмет исследования – государственно-правовые идеи Мир Сайида Али Хамадани.

Этапы, место и период исследования (исторические рамки исследования). Диссертация выполнена на базе кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета

Таджикского национального университета. Исследование научной темы велось в период 2019-2025 г.

Теоретические основы исследования. В своей научной работе автор опирался на труды Мир Сайда Али Хамадани, в которых мыслителем рассматривались различные вопросы государства и права и которые были опубликованы на персидском, арабском, русском и таджикском языках. Это такие трактаты, как «Захират-ул-мулук», «Асрор-н-нукта», «Рисалай ахлийа», «Халл-и мушкил», «Рисалай футувватийа» и др.

Кроме того, для сравнительно-правового анализа и обоснования правовых учений Али Хамадани и его духовного учителя Мухаммада ибн Идриса Шафии докторант обращался к трудам великих правоведов Абу Ханифы, Нумана ибн Сабита, Малика ибн Ханбала, сборникам достоверных хадисов, в том числе «Сахих» аль-Бухари, основному источнику исламского права – Корану, а также трактатам Мухаммада Газали, Аттара, Наджмуддина Кубрайи, Махмуда Шабустари, Джалалуддина Руми, Алауддина Симнани, современным научным исследованиям востоковедов, литературоведов, философов, политологов, правоведов и социологов.

С обретением Таджикистаном независимости изучение различных аспектов литературного, политического и культурного наследия Мир Сайда Али Хамадани отечественными исследователями значительно активизировалось. Соответственно, при написании докторской работы автор уделил внимание и научным трудам отечественных и зарубежных исследователей, таких как А. Махмадов, А. Курбонов, А.А. Раҳмонзода, Х.Р. Асозода, М. Осими, А. Кучарзода, К. Кодиров, М. Ибодов, М. Султонзода, М.М. Каримова, А.А. Шамолов, К.С. Абдурахимов, Ф.Т. Тохиров, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Ю. Кенджиев, Э.Б. Буризода, А.Г. Холикзода, Ф.М. Шоев, М.Н. Давлатов и др.

Методологическими основами исследования послужили общенаучные методы научного анализа: диалектический, исторический, сравнительный, логический, функциональный и системный.

Широко использовались и юридические методы – историко-правовой, формально-нормативный, сравнительно-правовой и др.

Благодаря историко-правовому методу автор смог проанализировать соответствующие теме докторской идеи и мнения мыслителей средневековья с позиции влияния на них

условий их жизни и творческой деятельности. Формально-нормативный метод применялся при сопоставлении различных научных идей и учений, условий развития и реализации правовых и иных общественных явлений и норм в связи с творчеством мыслителей разных научных направлений и школ.

В процессе изучения произведений Мир Сайида Али Хамадани широко использовались аналитический и логический методы, в том числе анализ, синтез и логический вывод. Использование различных научных методов, особенно сравнительных позволило глубже изучить различные государственные, политические, правовые, моральные, религиозные, эстетические, культурные и другие явления политико-правовой мысли в целом и идеи Али Хамадани в частности.

Эмпирические предпосылки. В качестве источников для диссертационного исследования были использованы произведения Мир Сайида Али Хамадани и другая средневековая литература - философская, историческая, политическая и юридическая. В ходе диссертационного исследования были использованы различные копии «Захират-ул-мулук» и копии других произведений мыслителя, хранящиеся за рубежом и в Таджикистане.

Кроме того, были использованы многие другие источники и труды, написанные и изданные таджикскими и зарубежными учеными о жизни и деятельности Мир Сайида Али Хамадани. Изучались и сравнивались идеи мыслителя с трудами других мыслителей той же школы, последователей и почитателей его творчества по актуальным государственным и правовым вопросам.

Научная новизна исследования. Данная диссертация является одним из первых историко-теоретических и правовых исследований идей Мир Сайида Али Хамадани в области истории учений о праве и государстве. Научная новизна диссертационного исследования подтверждается следующими общими теоретико-методологическими результатами: 1) изучены теоретико-методологические основы государственно-правовых идей мыслителя; 2) государственно-правовые идеи мыслителя исследованы во взаимосвязи с научной и культурной атмосферой Ближнего и Среднего Востока в средние века; 3) обоснована возможность использования некоторых государственно-правовых идей мыслителя в сфере современного правового образования, правового просвещения, повышения правовой культуры,

государственного устройства и правотворческой деятельности; 4) данное исследование обогащает отечественную и зарубежную теоретико-правовую науку в области изучения истории учений о праве и государстве с учетом национального опыта.

Положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного исследования подтверждается следующими научными положениями, выносимыми на защиту:

1. Мир Сайд Али Хамадани широко использовал законы логики и методы рационального рассуждения при решении многих правовых вопросов, уделяя при этом особое внимание общечеловеческим ценностям и интересам общества и личности. Он не только укрепил позиции официальной юриспруденции, но и в рамках метода этикетного письма («Насихат-уль-мулк»), который был весьма популярен в средние века на Востоке, обосновал правильное и рациональное направление для толкования правового статуса царей, должностных лиц, правовой природы государственной власти, форм и источников права, сфер, структур и норм права того времени.

2. Мир Сайд Али Хамадани обосновывал возникновение власти прежде всего божественной волей, и, используя политику и этику, он весьма искусно разъяснял вопросы социальной справедливости, честности и законности в форме советов. По его мнению, мировоззрение царей имеет первостепенное значение в процессе формирования власти, а при определении сущности и характера власти значение придается стабильности и устойчивости общества и государства, приоритету справедливости и беспристрастности, терпению и терпимости, правде и честности в государственном управлении, добродетелям мужества, целомудрия, мудрости и т. д. Мыслитель считал, что государственная власть как особая форма политики, этики и права играет в обществе ведущую роль, наряду с другими формами организации власти и управления.

3. Мир Сайд Али Хамадани был суфием, ему присуща уникальная правовая позиция и видение, при этом важнейшую роль он отводил верховенству справедливости в обществе и судах. Отношение мыслителя к справедливости и содействие справедливости связаны с его идеями о правовом статусе правителей и эмиров, королей, министров, секретарей и других должностных лиц. Гарантией социальной справедливости Али Хамадани считает наличие у государственных чиновников, особенно секретарей и советников, чести и совести.

4. Мир Сайд Али Хамадани был сторонником монархии. По его мнению, только справедливый глава государства может спасти людей от угнетения и тирании, только он может урегулировать и организовать жизнь общества. В своих учениях он уделял внимание трем основным столпам общества - подданным, государству и царю, деятельность которых различна, но способствует реализации одной цели - достижению благоденствия общества.

5. Мыслитель признает высокую роль подданных в развитии общества благодаря разнообразию их способностей и талантов. Наличие же подданных обуславливает и наличие царя и управляющего аппарата – государства. Целью установления власти и государства является соблюдение справедливости как требования, предъявляемого к народу и человечеству. Это главное требование «совершенного государства» и развитого человека, которое обеспечивается двумя способами: а) через формирование всеобщего образования, высокого общественного сознания и высокого нравственного воспитания; б) через соблюдение моральных и духовных ценностей.

6. Мир Сайд Али Хамадани был против угнетения и притеснения народа и отвергал авторитарное правление, потому что оно нарушает интересы общества и права и свободы подданных. Мыслитель основывал свою теорию на опыте справедливых царей и достаточно древней идее о «справедливом правлении». Эту теорию Али Хамадани пытался обосновать рациональными методами, используя при этом понятия справедливого и честного правления, строгого соблюдения норм установления государственной власти, добродетели и мудрости, справедливого отношения царя к своим подданным, этики государственных дел и гуманности.

7. Источники правового учения Мир Сайда Али Хамадани можно разделить на следующие группы: а) религиозные (Коран, хадисы Пророка, иджма, иджтихад, фетвы, кийас); б) интеллектуальные (личные мысли и опыт исследователя); в) практические (опыт государственного управления, правовые акты государственной власти, различные договоры между государствами).

8. Одним из важных направлений деятельности Мир Сайда Али Хамадани было комментирование основных источников исламского права. Используя накопленный в этой области опыт, мыслитель уделяет особое внимание подробному разъяснению

норм исламского права, господствовавшего в правовой системе того времени. Правовое толкование в трудах мыслителя осуществляется в связи с деятельностью общественных и государственных структур, с целью совершенствования этой деятельности и обеспечения эффективности реализации норм. Кроме того, мыслитель обосновывает необходимость развития различных отраслей права.

9. Особого внимания заслуживают взгляды Мир Сайида Али Хамадани на право сбора налогов и анализ им видов налогов, доказательство им необходимости соблюдения прав и интересов людей при осуществлении власти в процессе сбора налогов, соблюдения судебной справедливости и администрирования, обеспечения гуманного отношения к членам общества, учета их материально-экономических возможностей в налоговых и фискальных отношениях. Кроме того, мыслитель писал и об ответственности налогоплательщиков. Рассматривая все эти проблемы, Хамадани всегда ставил во главу угла справедливость.

10. В учениях Мир Сайида Али Хамадани на первое место выдвигаются интересы человека, которые разделяются им на личные, политические, экономические, социальные и культурные интересы. По его мнению, индивидуальные привилегии и интересы человека требуют правового регулирования. Причем привилегированными правами в первую очередь должны наделяться женщины и дети.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что благодаря примененному в нём комплексному анализу государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани границы понимания истории, теории права и государства, истории правовой и политической мысли таджикского народа существенно расширяются. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в будущих научных исследованиях и в процессе преподавания таких предметов, как история правовой и политической мысли, история государства и права Таджикистана, философия права, теория государства и права, история государства и права зарубежных стран, проблемы теории государства и права, основы исламского права, история права человека, права человека, сравнительное правоведение, а также при написании учебников и учебных материалов. Результаты диссертационного исследования могут послужить также повышению культуры молодежи, особенно правовой культуры

населения, самосознания и самосознания народа, осведомленности о национальной истории и культуре и т.д.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования определяется тем, что на основе изучения богатого творчества Али Хамадани, автором были написаны научные статьи, доклады, научные рефераты и тезисы, в которых аргументированно обосновывались все основные проблемы работы и выводы по ним.

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается также объективным изучением рассматриваемой темы, ее обсуждением на нескольких семинарах и конференциях, в кругу специалистов, глубоким анализом государственно-правовых идей Мир Сайда Али Хамадани и сопоставлением их с политико-правовыми идеями других мыслителей таджикского народа, возможностью использования этих результатов в будущих философских, этико-правовых и политических исследованиях отечественных и зарубежных учёных.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту научной специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, утверждённому Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Личный вклад соискателя ученой степени подтверждается научной новизной научного исследования, научными положениями, вынесенными на защиту, выводами и практическими рекомендациями автора, научными статьями, опубликованными в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и других изданиях, а также докладами автора на международных и республиканских научно-практических конференциях и семинарах.

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация подготовлена на кафедре прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета и неоднократно обсуждалась на заседаниях кафедры. Основные положения исследования были представлены в виде докладов на следующих республиканских и международных конференциях:

А) Международные:

– Правовой статус субъекта в учении Мир Сайда Али Хамадани // Международная научно-практическая конференция на

тему «Права человека: вчера и сегодня», посвященная празднованию дня принятия Всеобщей декларации прав человека (9 декабря 2022 г.). – Душанбе, 2022.

– Государство и право в трудах Мир Сайида Али Хамадани // Международная научно-практическая конференция «Таджики в зеркале истории», посвященная 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 г.)– Душанбе, 2023 -Ч. I. (право, экономика).

– Взгляды Мир Сайида Али Хамадани на правовой статус царей, министров и чиновников // Международная научно-теоретическая конференция на тему: «Теоретические вопросы формирования культуры права человека в Таджикистане» (5 декабря 2023 г.). – Душанбе, 2023.

– Краткий обзор правового учения Мир Сайида Али Хамадани о власти. Права человека: теоретические и практические вопросы // Международная научно-теоретическая конференция, посвященная Международному дню прав человека, 30-летию принятия Конституции Республики Таджикистан и объявлению 2014 г. «Годом правового просвещения» (6 декабря 2024 г.). – Душанбе, 2024.

– Государственно-правовые взгляды Мир Сайида Али Хамадани // Международная научно-практическая конференция. XV Ломоносовские чтения «Кооперация науки и национально ориентированных стратегий: цифровая модернизация и инновационное развитие» (22-23 апреля 2025 г.)– Душанбе, 2025 -Ч. II. Гуманитарные науки.

Б) Республиканские:

– Роль государства и права в творчестве Мир Сайида Али Хамадани // Республиканская научно-практическая конференция, посвященная изучению права человека (7 декабря 2020 г.). – Душанбе, 2020.

– Отражение проблем государства и права в творчестве Мир Сайида Али Хамадани // Республиканская научно-практическая конференция, посвященная «Годам развития села, туризма и народных ремесел в Республике Таджикистан на 2019-2021 годы». – Душанбе, 2021.

– Взаимодействие нравственности и права // Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Роль Годов развития села, туризма и народных промыслов в укреплении и развитии важнейших отраслей национальной экономики». – Душанбе, 2021.

– Роль правовых и нравственных ценностей в учении Мир Сайида Али Хамадани // Республикаанская научно-практическая конференция на тему: «Конституция как фактор стабильности государства» (25 октября 2024 г.). – Душанбе, 2024.

– Краткий обзор правового учения Мир Сайида Али Хамадани // Республикаанская научно-теоретическая конференция на тему: «Роль Лидера нации в расширении правового просвещения в обществе», посвященная «Году правового просвещения» (Душанбе, 8 июня 2024 г.). – Душанбе, 2025.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации соискателем опубликовано 15 научных статей, в том числе 5 в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 10 статей в других изданиях.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из списка сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования, списка использованной литературы, списка научных трудов соискателя ученой степени. Общий объем диссертации составляет 190 страниц.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

Во введении диссертации обосновываются актуальность исследуемой темы, степень ее изученности и разработанности, конкретизируются предмет, объект, методы, цели и задачи диссертационного исследования, представлены его методологические основы, научная новизна и научные положения, выносимые на защиту, говорится о теоретической и практической значимости работы, о полученных результатах, структуре и объеме диссертации.

Первая глава диссертации называется **«Исторические условия формирования и развития государственно-правовой мысли Мир Сайида Али Хамадани»**, и состоит она из двух параграфов.

Первом параграфе первой главы называется – **«Время жизни и быт Мир Сайида Али Хамадани»**, и в ней рассматриваются исторические условия жизни и деятельности мыслителя, уровень

культуры этого времени, экономическое и социальное положение населения и государства в XIV в.

Отмечается, что в результате многочисленных войн и нашествий, обрушившихся на землю таджиков при жизни мыслителя, многие города и селения были разграблены и разрушены, сотни научных и культурных учреждений, такие, как медресе, библиотеки и культурные памятники, были уничтожены. Ученые и писатели, философы и богословы были убиты или подвергнуты преследованиям. Всё это привело к упадку науки, культуры, таджикской цивилизации в целом.

Ситуация в Хорасане и Мавераннахре была схожа с другими регионами Ирана, включая города Шираз, Исфахан и Хамадан, где родился и вырос Али Хамадани. Конкуренция науки с религией, фанатизм, гнет и тирания правителей крайне осложняли жизнь и творческую деятельность ученых всех отраслей знания и философов, и правоведов, и литераторов, и представителей медицины и точных наук. Поскольку религиозная мысль в рассматриваемый период была доминирующей, поскольку и философия, и право, и литература также приобрели религиозный характер. Однако и в научной среде, и в литературной еще были такие личности, которые смогли противостоять господствующим мнениям, и во многих случаях это становилось главной причиной их преследований и насилия в отношении их семей и близких.

Тяжелые условия жизни и деятельности Хамадани заставили его обратиться в своих учениях к вопросам, имеющим реальное значение для стабильности общества и единства народа. По существу, им выдвигались идеи, касающиеся создания гармонии в обществе, обеспечения правопорядка, взаимного уважения между гражданами, укрепления государственного управления, эффективного выполнения чиновниками соответствующих задач, повышения роли науки и образования, обеспечения порядка и согласия в семье как неотъемлемой части общества и мн. др. Именно эти тяжелые условия побудили Мир Сайда Али Хамадани и других мыслителей его времени обратиться в своих учениях к гуманитарным вопросам, к правовому и социальному воспитанию человека как части процесса воспитания полноценной личности. Согласно Хамадани, достижение полного счастья невозможно без благополучия в жизни, довольства во всем, без воспитания полноценной личности, широкого культурного и социального просвещения людей и общества с учетом осознания ими

необходимого соблюдения нравственно-духовных и социально-правовых норм и ценностей. Из вышеизложенного следует, что правовое и нравственно-духовное воспитание -это единый, глубоко созидательный процесс.

Во втором параграфе – «**Жизнь и творческая деятельность Мир Сайда Али Хамадани**» автор отмечает, что мыслитель учился у великих мудрецов и ученых своего времени, и благодаря им и их руководству он тоже заслужил честь быть весьма почитаемым учителем, способным к руководству своими почитателями и последователями. Время жизни и творческой деятельности Али Хамадани можно разделить на три периода. Первый период с 714 по 723 г. х. (1314-1323 г. н. э.) это время обучения и воспитания мыслителя. За этот период он освоил основные знания своего времени.

Второй период охватывает 733-753 гг. это время путешествий мыслителя по миру. По его словам, он побывал в Хиджазе, Риме, Шаме (Сирия), Ираке, Иране, Балхе, Мавераннахре, Индии, Пакистане, Туркестане, Китае и на Цейлоне. С одной стороны, эти путешествия были добровольными, с целью изучения обычаев и традиций, знакомства с выдающимися личностями эпохи, приобретения знаний в разных регионах мира. С другой же стороны, перемещения мыслителя были связаны с беспорядками в месте его проживания.

Третий период жизни и творчества Мир Сайда Али Хамадани охватывает 753-786 гг. х. (1353-1384 гг. н. э.), и он считается самым важным и продуктивным периодом в его жизнедеятельности. В процессе путешествий по миру он пропагандировал и продвигал суфизм. Проживая в различных регионах, он основывал духовные центры, в которых занимался обучением студентов, организовывал и развивал свою собственную научную школу и по сути распространял свои идеи.

Мир Сайд Али Хамадани оставил после себя много интересных и ценных трудов, в которых рассматриваются вопросы онтологии, познания мира и человека, прав и интересов человека, становления и развития человеческого общества и формирования государственности, методов осуществления власти и т. п. В целом перу Али Хамадани принадлежит около 200 работ. Его труды это в основном небольшие трактаты, написанные на персидском языке и лишь незначительная их часть – на арабском.

Вторая глава исследования – «**Мысли Мир Сайида Али Хамадани о концепции и основах государственности**» состоит из трех параграфов. В ней анализируются вопросы, связанные с концепцией мыслителя о государстве и власти, с его идеями о правовом статусе правителей, министров и чиновников, правовом статусе подданных: представлены выводы, предложения и рекомендации автора по их теоретическому и практическому применению.

В первом параграфе – «**Концепция государства и власти в учении Мир Сайида Али Хамадани**» диссертант рассматривает идеи мыслителя о политике и государстве и отмечает, что Али Хамадани, несмотря на то, что был приверженцем суфизма, не отрекался полностью от мира и занимался решением важных государственных и социальных вопросов. Пятую главу своего труда «Захират-уль-мулюк», которая называется «О правилах суверенитета, провинции и империи, праве народа, условиях правления, опасности его осуществления и необходимости справедливости и благожелательности», мыслитель непосредственно посвятил обоснованию природы государства, государственной власти и анализу механизма ее формирования. В этом трактате обсуждаются различные аспекты государственной власти, механизмы и способы ее формирования, сущность и виды политической власти.

Рассуждая об общих положительных и отрицательных сторонах власти, он подчеркивает, что власть необходима и полезна для общества и человека, но в то же время она может зародить в царе такие качества, как эгоизм и индивидуализм, высокомерие и гордыня, эгоцентризм и вещизм, страсть к различным чувственным удовольствиям и т. д., которые никаким образом не способствуют нормальному функционированию власти и государства. Али Хамадани считал, что правительству необходимо как можно скорее освобождаться от этих качеств, очищаться от них.

Взгляды мыслителя носили гуманистический характер, он призывал государственных деятелей, сильных мира сего, чиновников, особенно правоведов уважать права граждан, защищать и берегать государственную безопасность. В своих трудах Хамадани изложил свое мнение об основных правах граждан, разъяснил теоретические и практические проблемы государственной деятельности, которые вполне соотносятся с

современными вопросами теории государства и права, конституционного права, административного и уголовного права.

В своих трактатах он даёт своё определение понятия государства, обосновывает признаки и типы этого института. В целом он рассматривает государство как нечто необходимое и неизбежное в процессе формирования государственности и реализации власти султана. При этом он обычно связывает государство с владиками и султанами, в руках которых находилась вся религиозная, светская и судебная власть. При объяснении этих вопросов мыслитель опирается на нормы Корана и Сунны, постоянно подчеркивая, что источником всякой власти является Бог, а главной целью власти должно быть служение подданным, т.е. народу.

Как и другие мыслители того времени, Али Хамадани был сторонником монархического государства. Необходимость последнего он видел в следующем: только глава государства может спасти от гнета и тирании и общество, и каждого его члена, урегулировать и организовать жизнь своих граждан. Добиться же этого мог только справедливый царь. Рассуждая о политических и социальных проблемах своего времени, он сосредоточился на трех основных столпах общества – подданных, государстве и правителя. По его мнению, человеческое общество зиждется именно на этих столпах, причем у подданных, государства и правителя свои функции, которые весьма различны и многообразны. В первую очередь он особенно большое внимание уделял подданным, которые играют решающую роль в развитии общества.

Под этим Али Хамадани подразумевал, что при создании государства важнейшее значение имеет процесс формирования его фундамента. Сама же государственная власть должна функционировать на основе норм и принципе справедливости, которые всегда были востребованы народом. Это главное требование «совершенного государства» и развитого человека, и оно может быть достигнуто двумя способами: а) посредством всеобщего образования, высокого общественного сознания и высокого морального воспитания; б) путем соблюдения моральных и духовных ценностей. Эти два пути ведут человечество и государственную власть к «тахзиб» и очищению, основу которого составляют чистые намерения и действия без корысти, что относится и к правителям, и правящим классам, и чиновникам. Действия всех этих лиц должны быть честными, и справедливыми.

Во втором параграфе – «**Взгляды Мир Сайды Али Хамадани на правовое положение королей, министров и чиновников**» излагаются интересные идеи мыслителя о полномочиях султана, о его действиях и правилах его поведения, соблюдение которых должно способствовать выполнению возложенной на него миссии. Например, он подчеркивает, что условием правильного действия человека, в том числе правителей, являются знания в сочетании с практикой. Он отмечает, что султан может поступать хорошо, доброжелательно и справедливо, если он сам верит в справедливость и силу добра. Нельзя не отметить того, что решение проблем мыслителем всегда базируется на научных обоснованиях и эмпирическом опыте. Мыслитель пишет, что султан может правильно и эффективно исполнять свои обязанности, основываясь на соблюдении и реализации следующих правил и использовании следующих методов: во-первых, хотя глава государства и является султаном, и все интересы государства и средства к жизни находятся в его руках, но прежде всего он сам является одним из «подданных», является человеком, и поэтому он должен считать себя равным в своих отношениях с народом, как все равны перед Богом. Надо любить народ, и то, что любишь ты приемлемо и для других, и то, что не принимаешь ты, и для других неприемлемо.

Мир Сайд Али Хамадани, вопреки официальному убеждению своего времени, не считает всех правителей и халифов тенью Бога на Земле. По его мнению, те правители, которые отклоняются от пути справедливости и доброты, не проявляют милосердия к слугам истины и подчиняются собственным желаниям и прихотям, являются врагами Бога и Его Посланника. Хамадани подчеркивает, что все члены общества и лидер государства должны иметь равные права, должны вместе переносить тяготы жизни и вместе стремиться к благородству общества. Султан должен быть полезен народу как лидер и руководитель. Только в этом случае народ последует за султаном и будет стремиться к прогрессу государства, подчиненного верховенству закона.

Мир Сайд Али Хамадани считает закон и мораль главной основой успеха султана, министров и чиновников. Он предлагает рассматривать и реализовывать правовые, моральные и политические вопросы в рамках трех наук – юриспруденции, морали и политики. Поэтому он рассматривает личности султана и

других государственных чиновников в первую очередь как знатоков и исполнителей правовых и моральных норм, и призывает их к реализации моральной политики.

Мыслитель видит обязанности султана, министров и чиновников в обеспечении и удовлетворении нужд народа. Например, он считает «... удовлетворение нужд мусульман лучшей формой послушания». Следуя Сунне Пророка, он отмечает, что «... угощдение сердцу верующего равносильно послушанию всем богам и людям. Поэтому условием правления мусульманского царя является постоянное ожидание им нужд нуждающихся, и когда он знает, что мусульманин ждет и нуждается у дверей его дома, он не должен заниматься никаким поклонением, пока его нужды не будут удовлетворены, и недопустимо пренебрегать нуждами мусульман ради собственного удовольствия». По мнению Хамадани, если человек будет поступать таким образом, то он сможет стать и справедливым и мудрым царем, и мудрым министром, и справедливым правителем.

Он подчеркивает, что султан и подданные не должны обманывать друг друга. Преданность, которую народ выражает главе государства, должна исходить не из страха, а из любви, которая доказывает реально хорошее отношение к государственному деятелю. Согласно мыслителю, глава государства должен соблюдать правила и положения закона. При этом принятие какого либо решения должно обеспечиваться верховенством закона, оно должно быть справедливым и беспристрастным. Провитель не должен поддаваться влиянию удовольствия или неудовольствия людей от его действий, а если он будет склонен любить и благоволить к какой-то группе при принятии решения, то рано или поздно его действия вызовут хаос в обществе. Султан должен в своих действиях не выходить за рамки закона и справедливости и не отказываться от согласия с ним народа ради его согласия. Из этого следует, что основополагающим стандартом и определенным пределом в деятельности королей, министров и чиновников должна быть правовая справедливость.

По словам Али Хамадани, султан должен считать правительство и королевство священными и использовать их не для личной или групповой выгода, а как средство счастья и хорошей репутации для себя и своего народа. Он отмечает, что «султан должен знать об опасностях, грозящих правительству и провинции, и о том, что положение империи и правительства является

инструментом, с помощью которого можно достичь как счастья и доброй репутации в будущей жизни, так и печали, позора и вечных страданий. Большинство царей и правителей мира относятся к тому типу (людей), которые гордятся государством, обреченым на смерть, и испортили свою религию, следуя желаниям души, и отдали веру ветру ради чести. Поэтому сегодня, когда в его руках бразды выбора, он должен стремиться не делать светское государство семенем страдания в будущей жизни и считать процветание способом вознаграждения и добычей на пути добродетели. И известно, что каждый день, когда справедливость справедливого правителя уравновешивается послушанием всего народа, они становятся равными. Так пусть же он стремится не лишать себя этого счастья».

В связи с вышесказанным, следует отметить, что сохранение государства, его защита и правильное правление таят в себе большую опасность. Поэтому мыслитель требует от государственных деятелей проявлять милосердие к народу и быть справедливыми, избегать притеснений и быть верными народу и своему слову. Для достижения вечного счастья главным должно быть совершение добра, так как добро есть мир и основа счастья. В противном случае, «жалобы и клевета» и «вечная обида» будут вечными спутниками такого султана. По мнению Мир Сайда Али Хамадани, «... справедливый царь должен обладать такими человеческими качествами, как кротость, терпение, вдумчивость, набожность и патриотизм. А если будет наоборот, то сам царь станет причиной пролития невинной крови и возникновения и распространения в стране коррупции, позора и смуты».

В третьем параграфе – **«Правовое положение субъектов в учении Мир Сайда Али Хамадани»** автор пишет о том, что мыслитель уделял серьезное внимание проблемам развития и совершенствования правового сознания, правового воспитания, правового понимания (восприятия), ликвидации «правового невежества» (правового нигилизма) у членов общества.

Из его учения о правах подданных вообще и их двадцати правах перед главой государства видно, что он является сторонником социальной и судебной справедливости. Объясняя эти двадцать «прав», мыслитель сводит все свои рассуждения о социальной справедливости к справедливости царя, объективности судебной власти и беспристрастному отношению исполнительной власти к своим подданным. Доказывая необходимость

использования моральных добродетелей ради социального мира и обеспечения личной безопасности, Али Хамадани, опираясь на хадисы, призывает подданных к смирению, к отказу от «высокомерия» и «надменности», «гордыни» и т. д., которые негативно сказываются на единстве и сплоченности уммы, настраивая подданных друг против друга и приводя к краху и параличу правовой системы.

Мир Сайд Али Хамадани одним из основных направлений идеологии своего времени считал гуманизм, под которым он подразумевал, кроме всего прочего, прощение взаимных грехов и всепрощение. Между тем ради всеобщей безопасности и торжества справедливости он призывал государственных лидеров, должностных лиц соответствующих структур и институтов воздержаться от прощения друг друга.

По сути, об интересах человека и их защите мыслитель писал во всех своих трактатах. Понятие “интересы человека” он трактовал как ценности, к которым исламское общество и человек должны стремиться постоянно. При этом он классифицировал интересы человека на несколько типов: личные, политические, экономические, социальные, культурные, религиозные и др.

Али Хамадани уделял большое внимание и вопросам, связанным с безопасностью личности, охраной имущества и неприкосновенностью его жилища. Так, он считал, что «... из-за принуждения правительства не следует посещать мусульманские святые места и не следует входить в дома и магазины без разрешения. Если же разрешение получено, то входите, в противном случае возвращайтесь и не обижайтесь».

Пытался решить он и актуальные для его времени социально общественные вопросы. Понятие общества он специально не анализировал, но указывал, что между обществом и природой существуют различия. Али Хамадани писал, что между человеком и животным есть общность, но в основных характеристиках они значительно отличаются. По мнению мыслителя, эта разница проявляется в разуме, речи и любви. Мир Сайд Али Хамадани считал, что врожденные и приобретенные различия, природное разнообразие людей являются одними из главных факторов возникновения общества, государства и установления определенного общественного строя. Далее он рассматривает биологические и моральные факторы, которые оказывают влияние на решение государственных и общественных вопросов. Например,

возникновению государства способствовали, согласно Хамадани естественные факторы.

В повседневной жизни мусульмане, с точки зрения мыслителя, всегда должны придерживаться правды и верности. Он подчеркивал, что «каждый мусульманин, который что-то обещает, должен выполнить это обещание, и, конечно, недопустимо идти против него». Али Хамадани писал о необходимости защиты прав «слабых подданных», «непричинении им вреда», снижении для них угроз со стороны других людей, прощении ошибок. В целом он предлагал вообще идти на уступки «слабым» подданным по многим вопросам. В рамках требований существующих в его время норм мыслитель настаивал на том, чтобы права «угнетенных» обязательно соблюдались, а «пенсии сирот» своевременно реализовывались властями, соседями и родственниками.

В третьей главе диссертации – **«Правовое учение Мир Сайида Али Хамадани»** дается краткий обзор правового учения мыслителя, рассматриваются его взгляды на правовые и нравственные ценности, их соотношение и роль в правовом регулировании различных отношений, на правовой статус членов семьи, вопросы, связанные с наследованием, и т.д.

В первом параграфе – **«Краткий обзор правового учения Мир Сайида Али Хамадани»** автор выявляет истоки правового учения мыслителя, рассматривает взаимозависимость социальных и правовых норм в регулировании правовых отношений, о которой писал Хамадани. Особое внимание уделяется тому, как мыслитель обосновывал свое мнение о признании человека высшей ценностью. Диссертант анализирует также предлагаемые Хамадани способы надлежащего регулирования общественных и правовых отношений.

Али Хамадани обратился к правовым проблемам своего времени и объединил три практические науки своего времени – право (фикх), этику и политику в одну научную систему. Источником и основой возникновения права мыслитель считал требования реальной жизни. Поэтому главными факторами формирования его мировоззрения и учения о государстве и государственности, праве и правотворчестве были условия жизни и деятельности мыслителя, т. е. реалии того времени. При этом справедливости, как уже отмечалось, во всех процессах отводилось приоритетное место.

По мнению Али Хамадани, добродетель справедливости должна выражаться в принятых и признанных нормах права, в заслугах султана и имама, в человеческих стремлениях, социальной ответственности каждого отдельного человека. Справедливость требует, чтобы люди соблюдали все права по отношению друг к другу. Смысл же социальной справедливости заключается в такой справедливости, которая должна соблюдаться в законе общества и которую уважает всё общество от султана и имама до каждого отдельного человека. Все мысли Хамадани врачаются вокруг совершенствования правовой системы и возрождения нравственных ценностей через совершенствование сущности султана, его характера посредством разума и веры. Он считал, что в жизни нужно занимать активную позицию, писал о средствах ее формирования, доказывал высокий статус разума и веры, с помощью которых и государство, и право, и общество смогут развиваться в правильном направлении.

В его трактате «Захират-уль-мулк» представлен свод идеальных методов и законов поведения и действий в вопросах права и государственного управления, исполнения государственных обязанностей, приобретения соответствующих качеств и добродетелей султаном как реальным лидером государства. Он описал правовую и общественную жизнь своего времени и дал конкретные сведения о системе власти и государственном руководстве в XIV в.

Мир Сайд Али Хамадани придавал большое значение и другим общественным сферам отношений, и предлагал интересные идеи по решению многих существующих в них проблем. Так, основой формирования и развития человеческого общества он считал семью, и поэтому вопросы правового регулирования семейных отношений в его трудах находят достаточно чёткое обоснование. Семья в рамках своих правовых и социальных функций является первым институтом, в котором воспитываются дети. Именно в семье из поколения в поколение, через обычай, традиции, духовно-нравственные и национальные ценности происходит передача традиционной информации от родителей детям. Это способствует единению, взаимоподдержке членов семьи, взаимопомощи, укрепляет в человеке чувство родства и др.

В средние века на Ближнем и Среднем Востоке четыре основных сферы семейной жизни – деторождение, воспитание и образование, ведение домашнего хозяйства, общественные

отношения (единство уммы) и в целом всё «хозяйственное устройство», осуществлялись в рамках требований шариата. Али Хамадани попытался выразить свое мнение по этим вопросам, используя греческие и доисламские источники. Такой подход поддерживали и другие средневековые мыслители в области исламского права.

Али Хамадани рассматривает семью как древний и важнейший социальный институт, создание её он считает необходимым, и его рассуждения по этому поводу по сей день сохраняют актуальность. Первое место он отводит основателям семьи – мужчине и женщине, они - основа семейных дел, и поэтому они являются ответственными за всё, что происходит в семье, особенно за заботу о детях. При этом между мужчиной и женщиной должно сохраняться уважение, они должны блюсти честь семьи. Он обязывает мужчин брать на себя руководящие обязанности в семейных делах, что обусловлено культурными традициями и традиционной семейной системой.

В своей правовой доктрине, которая базируется на предписаниях шариата, мыслитель пытается аргументировать дозволенные (халль), запретные (харам) и запрещенные (макрух) действия. Он подробно пишет о дозволенных и запрещенных действиях; даёт предписания о совершении дозволенных действий и прекращении запрещенных действий; о приемлемых и запрещенных половых отношениях; о послушании и избегании греха; об обязанностях каждого человека. Мыслитель главным образом настаивал на том, что каждый мусульманин, как законопослушный человек, должен четко придерживаться в своей жизни требований законодателя (права) и соблюдать нормы мусульманского права.

В результате изучения правовых норм шариата, Али Хамадани разработал новые правовые нормы, которые в свою очередь обогатили нормы мусульманского права. В то же время он также высказал некоторые свои мысли о правах всех граждан, «народа ислама» и соблюдении ими шариата и этикета закята.

Во втором параграфе – **«Понятие, соотношение и роль правовых и нравственных ценностей в учении Мир Сайида Али Хамадани»** рассматриваются взгляды мыслителя на вопросы государственного управления, политики, правопорядка, правового и нравственного воспитания, решаемые им в трудах «Захират-уль-мулук», «Даво-уль-кулуб», «Минхадж-уль-арифин»,

«Чихиласор», «Одаб-уль-машоих» и др. В этих произведениях анализируются, кроме правовых и государственных систем, философские и теологические вопросы, методы справедливого управления, система правосудия, которая, согласно Хамадани, должна основываться на уважении человека и верховенстве прав гражданина государства, говорится о формировании позитивной правовой системы. Всем этим аспектам автор диссертации уделяет должное внимание.

Следует отметить, что Мир Сайд Али Хамадани писал о взаимосвязи права, политики и этики, оценивая действительность эпохи, не как специалист по юриспруденции и праву, а как мыслитель. Именно связь этих трех наук составляла главную основу, фундамент трудов мыслителя, что выражалось в сближении форм восприятия правовой, нравственной и политической культуры.

Мир Сайд Али Хамадани размышлял над рядом политических, социальных, экономических и нравственных проблем и явлений, связанных с регулированием правовых отношений в обществе. Его подход к анализу проблем права во взаимосвязи с политикой и этикой можно считать основополагающей и неотделимой частью всей системы юридической науки – как прошлой, так и современной. В истории политico-правовых учений таджикскими мыслителями правовая система анализировалась в тесной взаимосвязи с религией, политикой, правом и государством. Этот метод использовался с древнейших времен, и это можно увидеть на примере десятков трудов восточных ученых правоведов. Именно на этой основе средневековые таджикские мыслители разрабатывали свои концепции о сущности прав и интересов человека, обращаясь к таким наукам, как философия, правоведение, политика и этика, с позиций рациональности. Можно сказать, что этика, политика и религия как основа права никогда не покидали его и по сути по сей день остаются неотделимой частью правовой нормативной системы.

Мир Сайд Али Хамадани приводит наглядные исторические примеры, касающиеся различных систем и структур государства и власти, имевших место в прошлом. Он пытался разъяснить членам общества различные аспекты прав человека, социальной справедливости, справедливости руководства, судебной справедливости и других правовых и моральных отношений.

Ссылаясь на правоведов прошлых веков, он объяснял право как науку добра и справедливости, о способах же различия добра и зла он писал почти во всех своих трудах.

В учении Мир Сайида Али Хамадани слово право используется в нескольких смыслах – как собственно право, как моральное право, как политическое и как обычное право. По его мнению, только тогда, когда право, мораль и политика объединяются, возникает общая концепция права в полном средневековом понимании. Такой подход Али Хамадани свидетельствует о том, что право он рассматривал как очень широкое понятие, охватывающее практическую жизнь общества, законность государства, определенные действия людей, свободу таких действий и т. д.

Основой права мыслитель считал нравственность. Например, в разделе «Мухтасиб» он писал о необходимости реализации основных столпов нравственности в пределах силы действия человека, а малолетних детей, умалишенных и беспомощных людей он считал освобожденными от ответственности перед законом. При этом он подчеркивал, что люди знания должны сообщать царям и эмирам о грехах и моральном разложении общества и государства. В своём учении Али Хамадани стремился показать, что облик и характер человека нуждаются в гармонизации, сам же человек должен соблюдать нравственность и порядочность, и этот процесс реализуется в рамках общего закона (шарь) и требований законодателя (шореъ), выраженных в этом законе. Если человек добьется того, чтобы его образ, характер и намерения стали добрыми и благородными, то он больше не будет нуждаться в советах, контроле и порицании. Мир Сайд Али Хамадани отмечает, что для того, чтобы достичь этого уровня, человек, а особенно правители и цари должны прежде всего достичь благочестия, которое удержит его от греха; терпения, которое станет щитом против гнева невежд, доброго нрава, с которым он будет жить среди людей.

Третий параграф третьей главы называется **«Взгляды Мир Сайида Али Хамадани на правовое положение членов семьи»**. В нем рассматриваются взгляды мыслителя на место семьи в обществе, на права и обязанности жены, мужа, родителей и детей, а также на отношения, связанные с регулированием и порядком традиционной семейной жизни.

В регулировании брачно-семейных отношений религиозные и моральные нормы, исламские принципы и догмы, мировоззрение народные традиции и обычаи всегда были неразрывно связаны. В своих трудах Мир Сайд Али Хамадани разъяснял содержание мусульманского права в области семьи, ее членов, брака, писал о месте и статусе семьи в исламском обществе, опираясь на достоверные греческие источники, переведенные на сирийский и среднеперсидский языки, а также на труды и сочинения персидских, таджикских и арабских мыслителей. Он уделял особое внимание в своей «практической мудрости» анализу проблем, так или иначе связанных с семьей как важной составляющей общества.

Мир Сайд Али Хамадани в своих работах представил определение понятия «семья», обосновал права и привилегии ее членов, писал об уважении к родителям, взаимоотношениях между супругами и их влиянии на обстановку в семье, о воспитании детей и их правах и обязанностях. Большое внимание он уделил также разъяснению имущественных отношений между членами семьи, права наследования и других связанных с этим вопросов.

В «Захират-уль-мулук» «практическая мудрость», «нравственность», «жилищная политика» и «мирская политика» составляют основные разделы, охватывающие многие вопросы гражданского права. Из анализа вышеперечисленных вопросов следует, что в правовом учении мыслителя человеческая деятельность регулируется в рамках действующих законов его эпохи посредством трех основных социальных институтов – нравственности, юриспруденции и политики, которые оказывают влияние на другие социальные институты, такие как наука, культура, экономика, здравоохранение, безопасность, внешняя политика и т. д.

Али Хамадани, следуя Платону, стремился реализовать теорию «идеального гражданина» в исламском обществе именно на примере семьи. Вслед же за Аристотелем, великим учеником Платона, он связывает семью с моралью и через мораль с правом и политикой. Он отмечал, что в греческой культуре понятия «домашняя политика», «домашнее управление» или «ведение домашнего хозяйства» соответствуют понятию «экономика» (от слов «*ekos*» — «дом» и «*nomos*» — «закон») и что они неразрывно связаны между собой.

Али Хамадани выступал за то, чтобы права и свободы членов семьи были полными и чтобы для всех членов обеспечивалась

равная ответственность, потому что это может оказать положительное влияние на сохранение семьи, ее укрепление, обеспечение ее социальной и экономической безопасности, а через безопасность семьи обеспечение безопасности общества. Для каждого человека семья это убежище, место, где все ее члены полагаются друг на друга в удовлетворении своих потребностей.

По мнению Али Хамадани, семья представляет собой сложную структуру, союз, подразумевающий супружеские и кровные отношения, и каждый из ее членов несет ответственность за выполнение своих обязанностей. Структура семьи состоит из родителей, мужа и жены, детей, братьев и сестер, предполагает наличие финансовых отношений и слуг (рабов), что еще раз свидетельствует, что семья является основополагающим институтом общества. Согласно мыслителю, глава дома несет ответственность за семью, а также за свою жену и детей, а жена несет ответственность за дом и детей своего мужа. Каждый из них несет ответственность за содержание своих подданных. Мир Сайд Али Хамадани определил правовой статус каждого члена семьи в рамках положений шариата, моральных норм, национальных обычаяв и традиций.

Мир Сайд Али Хамадани попытался ясно объяснить суть брака и семьи в жизни человека. Мыслитель считает родителей ответственными за подготовку молодых людей к семейной жизни. Для того чтобы соблюдать «право брака», знать и выполнять его требования, по Али Хамадани, необходимо наличие семи критериев. Это - общение, политика, усердие, пенсия, образование, доля и дисциплина. Мыслитель также высказал интересные мысли об уважении к женщинам, их роли в семье, отношениях между мужчинами и женщинами, их взаимных обязанностях и воспитании женщин. Актуальность его рассуждений по этим вопросам сохраняется по сей день.

По его мнению, семейная среда предоставляет хорошие возможности для рождения и воспитания детей, их правильного образования, для приобретения ими знаний, просвещения, понимания общественной жизни и семейного быта. Продолжение семейного рода, его нравственное и психологическое воспитание, экономическое и материальное обеспечение считаются одной из главных социальных задач семьи.

Мир Сайд Али Хамадани наряду с изучением правового положения членов семьи размышлял также о правах и

обязанностях, правовом и социальном статусе семейного слуги. Как известно из истории Востока, в семейном строем и укладе всех народов вообще и таджикского народа в частности, особенно в семьях знати, было принято поручать своих детей воспитанию нянькам, воспитателям, известным, профессиональным и знающим учителям. Согласно Али Хамадани, в семейных обычаях разных народов статус и место слуги, который часто жил вместе с другими членами семьи, определялись весьма конкретно и права их, безусловно, защищались государственными актами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования диссертационной темы автор пришёл к следующим выводам:

1. В трактатах Мир Сайда Али Хамадани изложены идеи о необходимости соблюдения стабильности и обеспечения правопорядка в стране, укрепления государственного управления и эффективного выполнения задач в этой сфере, регулирования взаимоотношений между членами общества, о роли и месте науки и образования в прогрессе общества. Важное значение он также придавал соблюдению норм семейного права посредством взаимного уважения между всеми членами семьи, воспитания детей. Эти идеи не утратили своей ценности в государственно-правовой жизни и сегодня [9-А, 12-А].

2. В трудах Мир Сайда Али Хамадани центральное место занимают его идеи о правовом и социальном воспитании человека как части воспитания целостной личности, которое подразумевает широкое культурное и социальное воспитание с учетом нравственно-духовных и социально-правовых норм и ценностей. Идея единства правового и нравственно-духовного воспитания активно разрабатывалась на всех этапах развития государственно-правовой мысли. Эта идея не утратила своей актуальности и в сегодняшней жизни. Непосредственное отражение нравственных норм и ценностей в законодательстве Республики Таджикистан, обязанность государственных служащих неукоснительно соблюдать нормы этики государственной службы, принятие кодексов этики в судебных и других правоохранительных органах подтверждают сказанное. Поэтому идеи Мир Сайда Али Хамадани имеют вполне современное научное и воспитательное значение [3-А].

3. Стержнем учения Мир Сайда Али Хамадани является тезис о необходимости защиты прав и интересов человека. Защита прав человека это одна из важных положений в социально-культурной концепции мыслителя, подразумевающее защиту социальных и политических интересов каждого человека в обществе, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, изучение наук и профессий, защиту семьи и обеспечение равноправия её членов [1-А, 10-А].

4. В основе политico-государственных идей Мир Сайда Али Хамадани лежит понятие справедливого управления государством, соблюдение справедливости при принятии решений и осуществлении власти. Для достижения этого цари и правители должны обладать благородной и добродетельной моралью, избегать дурных поступков в административных делах, быть преданными своему народу и государству. Али Хамадани был сторонником справедливой и сильной власти, он считал, что цари и правители всегда должны знать о положении своих подданных, об особо нуждающихся и защищать их интересы [4-А, 11-А].

5. По мнению Мир Сайда Али Хамадани, глава государства всегда должен соблюдать положения закона, чтобы получить согласие своего народа на руководство им. При принятии решения необходимо обеспечивать верховенство закона, оно должно быть справедливым и беспристрастным. Правитель не должен поддаваться влиянию удовольствия или неудовольствия людей, а если он склонен любить и благоволить к какой-то группе при принятии решения, то рано или поздно его действия приведут к хаосу в обществе. Прочная государственность, согласно Мир Сайда Али Хамадани, заключается в преданности правителей и единстве их слов и действий [11-А, 14-А, 15-А].

6. Одной из важных тем в трактатах Мир Сайда Али Хамадани является правовое положение гражданина. Он глубоко анализировал и объяснял этот статус, социально-правовое положение члена общества, а также обосновал объем полномочий людей с учетом их воли. Из его учения о правах гражданина ясно, что он является сторонником социальной и судебной справедливости [11-А].

7. Мир Сайд Али Хамадани считал, что нравственно отрицательные качества человека являются источником вражды, неприязни, несчастья и неудачи. Положительные же нравственные качества, согласно мыслителю, приобретаются с развитием и

совершенствованием правового сознания, правового воспитания, правового восприятия, с устранением «правового невежества» (правового нигилизма) членов общества [5-А].

8. Мыслитель обратился к правовой проблематике своего времени, объединив три практические науки своей эпохи право, этику и политику, и в рамках этой триады проанализировал все вопросы правового характера. В правовом учении Мир Сайда Али Хамадани главное место занимают государственное право, справедливое местное управление, судебная справедливость и наказание, помилование и прощение грехов, равные и справедливые имущественные отношения, признание верховенства человека и его положения в обществе, защита интересов каждого члена общества, уважение к подданному и мир общества, чистые и неоскверненные отношения в браке и семье, правильное воспитание детей, уважение к родителям и учителям, изучение наук и важнейших общественных отношений. Он рассмотрел положительные и отрицательные стороны нормативного регулирования и представил интересные идеи о наиболее полезных и эффективных для общества формах нормативного регулирования [5-А, 9-А].

9. Согласно учению Али Хамадани, нормативное регулирование отражает условия реальной жизни, в том числе жизни человека, и устанавливается с учетом интересов общества, традиций и обычаев. Основу реализации права устанавливает государственная власть. По мнению мыслителя, добродетель справедливости выражается в толковании и признании норм права, человеческих стремлений, в социальной ответственности каждого отдельного человека, соблюдении прав людей в отношениях друг с другом. Он обосновал идею равенства требований социальной справедливости для всех и необходимости соблюдения справедливости всеми членами общества, от султана до каждого отдельного человека [4-А, 12-А].

10. В учении мыслителя особое место занимают положение о формировании государственно-правовой системы, а также проблемы философии, теологии, развития правовой правовой и государственной системы, формирования справедливой политики управления, эволюции системы правосудия и т. д. Он затронул вопросы, имеющие большое значение в формировании государства и государственности («суверенитета»), в укреплении ее правовых основ [9-А].

11. Мир Сайд Али Хамадани в своих трудах обосновывает взаимосвязь права, политики и этики. Именно взаимосвязь этих трех наук составляет основу учения мыслителя. При этом учитывается и взаимосвязь правовой, моральной и политической культуры. На основе формирования этих трех наук, мыслитель усвоил исторический опыт становления и развития государственно-правовой системы. Ссылаясь на древних правоведов, он рассматривал право как науку о добре и справедливости. Об этом он говорит практически во всех своих трудах [5-А].

12. Зависимость морали от правовых и политических ценностей он обосновывает при изучении вопросов, связанных с талантом, способностями и неравенством. По мнению мыслителя, у людей разные потребности, цели, желания и стремления, соответственно, и их поведение, убеждения и ценности проявляются в различных формах, включая «злую мораль» (плохую), такую, как угнетение и тирания, притеснение и насилие, убийство и покушение, склонность и зависть, ревность и некомпетентность. Мир Сайд Али Хамадани проводит различие между правом и моралью [13-А].

13. Мир Сайд Али Хамадани в своих работах дает интересное определение понятия «семья», рассматривает права и привилегии ее членов, взаимоотношения между супругами и их влияние на формирование семьи в целом и здоровой семьи в частности, пишет о воспитании детей и их правах и обязанностях, имущественных отношениях между членами семьи, праве на наследование и других связанных с этим вопросах. Али Хамадани, следя Платону, стремился разработать теорию «идеального гражданина» именно в сфере семьи. Вслед за Аристотелем он связывает семью с моралью и через мораль с правом и политикой. Мыслитель особо упоминает о месте слуги в семейной системе [12-А].

14. Согласно учению мыслителя, муж и жена обязаны своими действиями, словами и хорошим поведением создавать гармоничную и здоровую семейную обстановку. Муж, как глава семьи, не должен нарушать права и интересы жены и допускать ненадлежащего обращения с ней. Из вышеизложенного ясно, что эти положения весьма ценные и в сегодняшних условиях и их можно использовать в воспитании молодежи [9-А, 12-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведённого диссертационного исследования автором были разработаны следующие научно-практические предложения и рекомендации:

1. Государственно-правовые идеи Мир Сайда Али Хамадани имеют важное значение для развития науки и образования, культуры, государственности, правовой системы, правового воспитания и должны учитываться в процессе совершенствования государственного управления, законотворческой деятельности, правоприменения, правовой пропаганды, правового регулирования семейных отношений [12-А].

2. Взгляды Мир Сайда Али Хамадани о человеке как высшей ценности и его правах, необходимости соблюдения прав и интересов личности должны быть учтены в процессе дальнейшего совершенствования государственных документов и нормативных правовых актов Таджикистана в сфере прав человека, образования, защиты прав и свобод гражданина [1-А].

3. Теория «совершенного человека», предложенная Мир Сайдом Али Хамадани, основанная на идеях гуманизма, уважения прав человека, уважения к людям, патриотизма, преданности своему государству и нации, должна учитываться в процессе исследования политico-правовой мысли, в образовательном процессе, при изучении соответствующих дисциплин, а также при разработке и реализации соответствующих государственных программ в сфере образования [6-А].

4. Лидерство, согласно мыслителю, – это элемент науки управления. Чтобы достичь уровня лидерства, человек должен с юных лет приобретать знания и умения, изучать опыт великих людей, этику, иметь хорошие манеры, быть справедливым и добросовестным. Принимая во внимание эти положения, необходимо формировать новую область знаний, науку об «этике лидерства». Помочь здесь может обращение к идеям таджикских и других мыслителей, которые следует шире изучать в высших учебных заведениях, особенно в учреждениях, которые занимаются повышением квалификации государственных и общественных служащих [1-А].

5. Нынешнее состояние современного мира, стремительное развитие процессов глобализации и столкновения цивилизаций требуют глубокого знания своей истории, культуры, литературы и

наследия таджикских мыслителей. В данном случае трактаты Али Хамадани представляют большую ценность для молодых людей, для профессионально квалифицированных кадров с точки зрения обучения управлеченческой деятельности (управление высшим государственным органом, местное управление, отраслевое управление, такое, как финансы и судебная система и т. д.) [3-А].

6. Идеи мыслителя об обеспечении справедливости и беспристрастности следует использовать при осуществлении судебного правосудия и применении наказания, при исполнении общественных обязанностей, при сборе налогов, при налаживании брачно-семейных отношений, при решении проблем наследования, воспитания детей [8-А].

7. В соответствии с разделом III Национальной концепции образования в Республике Таджикистан, утвержденной постановлением Правительства № 94 от 3 марта 2006 г., одной из целей национального образования является «формирование полноценной личности». В целях обеспечения реализации настоящей концепции, предлагается учесть и идею Мир Сайида Али Хамадани о воспитании «полноценной личности».

8. Методологические основы образования, определенные в разделе II Национальной концепции образования в Республике Таджикистан, должны быть пересмотрены с учетом значимости правовых и нравственных ценностей, которые всесторонне отстаиваются в трудах Мир Сайида Али Хамадани и других таджикских мыслителей.

9. Государственно-правовые взгляды Мир Сайида Али Хамадани необходимо учитывать при разработке Плана воспитательной работы Таджикского национального университета на ближайшие годы, в том числе при проведении воспитательных занятий с целью обсуждения сути и важности уважения и почитания истории и культурного наследия предков, таджиков, связи истории прошлого с современной действительностью, защиты национальных ценностей.

10. При разработке Плана работы воспитательного отдела Таджикского национального университета на ближайшие годы следует учитывать необходимость реализации эффективных мер по вовлечению соответствующих структур университета в пропаганду национальных социально-правовых ценностей, подробно изложенных в учении Мир Сайида Али Хамадани [12-А].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

I. Нормативные правовые акты

[1]. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 марта соли 2013, №143 “Дар бораи таҷлили ҷашни 700-солагии донишманд ва муттафакири Шарқ Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ” [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 04.04.2025

II. Монографии, учебники, учебные пособия:

[2]. Асозода, Ҳ. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. Насиҳатнома [Матн] / Ҳ. Асозода. – Кӯлоб, 1993. – 245 с.

[3]. Буриев, И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв.) [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе, 1999. – 199 с.

[4]. Буриев, И.Б. Источники права исламского периода таджикской государственности: теория и практика [Текст] / Отв. ред. академик АН РТ Тахиров Ф.Т. 2-е изд. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 224 с.

[5]. Буриев, И.Б. Некоторые проблемы правового статуса должностных лиц и правовых институтов дореволюционного Таджикистана [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 72 с.

[6]. Буриев, И.Б. Ниходҳои давлатдории тоҷикон: назария ва таърих [Матн] / Буриев И.Б. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 367 с.

[7]. Буриев, И.Б. Таърихи афкори сиёсию ҳукуқӣ [Матн] / И.Б. Буриев: Нашри 2. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 232 с.

[8]. Қодиров, Қ., Мирзо, Муллоаҳмад. Шеъри ирфонии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Қ. Қодиров, Муллоаҳмад Мирзо. – Душанбе, «Ирфон», 2015. – 256 с.

[9]. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ: Замони ў ва нақши он дар тамаддуни Осиёи Марказӣ [Матн] / Мураттибон А. Раҷабов, М. Каримзода. – Душанбе, 2015. – 757 с.

[10]. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ: Феҳристи осор ва адабиёт доир ба ў/ Мураттибон Ш. Комилзода, С. Иброҳимова [Матн] / муҳар. Қ. Буриев. – Душанбе: Аржанг, 2015. – 128 с.

[11]. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ шоҳи Ҳамадон [Матн] / Осори мунтажаб. Иборат аз ҷаҳор чилд. Ҷилди 2. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 238 с.

[12]. Муттафаккирон дар бораи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ (Матн) // Дарс. – 1994. – №2. – С. 27-28.

[13]. Садыков, А. Этические взгляды мыслителей Востока [Текст] / А. Садыков. – Душанбе, 1989. – 144 с.

- [14]. Сативалдыев, Р.Ш. Политические и правовые идеи «Сиасетнамэ» и их современное значение [Текст] / Р.Ш. Сативалдыев. – Душанбе, 1998. – 311 с.
- [15]. Сативалдыев, Р.Ш. Политические и правовые идеи «Синдбаднамэ» [Текст] / Р.Ш. Сативалдыев. – Душанбе, 1998. – 213 с.
- [16]. Сотиволдиев, Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ. Китоби дарсӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 460 с.
- [17]. Султонзода, М. Ҳикмати ирфонии Алии Ҳамадонӣ // Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Шоҳи Ҳамадон [Матн] / М. Султонзода: Осори мунтахаб (иборат аз ҷаҳор чилд). Ҷилди 2. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 240 с. – 85.
- [18]. Тахиров, Ф.Т. Правовая система дореволюционного Таджикистана [Текст] / Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 1998. – 71 с.
- [19]. Тоҳиров, Ф.Т. Инкишифо ҳуқуқ дар Тоҷикистон [Матн] / Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 256 с.
- [21]. Холиқзода, А.Ғ., Холиқов, Н.А. Афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии Абурайхони Берунӣ (монография) [Матн] / А.Ғ. Холиқзода, Н.А. Холиқов. – Душанбе: «Эр-граф», 2022. – 144 с.
- [22]. Холиков, А.Ғ. Ҳуқуки исломӣ [Матн] / А.Ғ. Холиков. – Душанбе: «Ҷиёнхон», 2003. – 174 с.
- [23]. Холиков, А.Г. Ҳадис как источник мусульманского права. (Монография) [Текст] / А.Г. Холиков. – Душанбе: Шарқи озод, 1998. – 212 с.
- [24]. Ҳотам, Асозода. Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: таълимоти илмӣ, ирфонӣ ва адабӣ [Матн] / Асозода Ҳотам. – Душанбе: «Ирфон», 2015. – 320 с.

III. Статьи и доклады:

- [25]. Абдуллоев, Ш. Нақши Алии Ҳамадонӣ дар таърихи афкори сиёсии исломӣ: Ба муносибати 680-солагии зодрузи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Ш. Абдуллоев // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Силсилаи фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ. –Душанбе, 1994. – №1. – С.11-14.
- [26]. Воронина, В.Л. Гробница эмира Хамадони: Предварительное сообщение [Текст] / В.Л. Воронина // Доклады АН Таджикской ССР. – Сталинабад, 1953. – Вып. 7. – С. 39-43.
- [27]. Джалилзаде, И. Возвращение к жизни: О реставрации мавзолея Мир Сайида Али Хамадони [Текст] / И. Джалилзоде // Кульбская правда. – 1982. – 7 янв. – 114.

- [28]. Изучение мавзолея Амир Сайида Хамадони. Информация ТаджикТА [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1947. – 24 авг.
- [29]. Қурбонов, Ҳ. Муҳаммади Ғазолӣ ва Алии Ҳамадонӣ дар бораи вилояту салтанат [Матн] / Ҳ. Қурбонов // Ахбори Академия илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Силсилаи фалсафа ва хуқуқшиносӣ. – 1994. – №1. – С. 51-56.
- [30]. Ҷаббор, Ш. Сиёсати мулкдорӣ ва масъулияти ҳокимон аз диди назари Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Ш. Ҷаббор // Ахбори Академия илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Силсилаи фалсафа ва хуқуқшиносӣ. – 1994. – №1. – С. 62-65.
- [31]. Мирзоев, А., Абдураҳимов, Қ. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар бораи муносибатҳои оилавӣ: Ба ифтихори ҷашни 680-солагии Ҳамадонӣ [Матн] / А. Мирзоев, Қ. Абдураҳимов // Маърифат. – 1994. – №3-4. – С. 60-63.
- [32]. Назаров, Ҳ. Афкори сиёсии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Ҳ. Назаров // Ахбори Академия илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / Силсилаи фалсафа ва хуқуқшиносӣ. – 1994. – №1. – С. 43-46.
- [33]. Султанов, М. Али Ҳамадани и восточный перипатетизм: гносеологический аспект [Текст] / М. Султонов // Актуальные проблемы философской и общественной мысли зарубежного Востока. – Душанбе: Дошиш, 1983. – С. 90-101.
- [34]. Султанов, М. Взгляд Али Ҳамадани на познание [Матн] / М. Султанов // Материалы республиканской конференции молодых ученых Таджикской ССР и Компартии Таджикистана к 50-летию образования комсомола Таджикистана (секция философии). –Душанбе, 1975. – С.13-19.
- [35]. Султанов, М. Идейные источники формирования мировоззрения Али Ҳамадани [Матн] / М. Султанов // Известия АН Таджикской ССР / Отделение общественных наук. –1982. – №4. – С. 43-47.
- [36]. Султанов, М. К характеристике мировоззрения Али Ҳамадани: онтологические и гносеологические аспекты [Матн] / М. Султанов // Материалы юбилейных конференций молодых ученых Академии наук Таджикской ССР (общественные науки). – Душанбе, 1976. – С.110-114.
- [37]. Султанов, М. Судьба наследия Али Ҳамадани [Матн] / М. Султанов // Горизонты науки. –Душанбе: Дошиш, 1986. – №4. – С. 32-38.
- [38]. Султанов, М. Учение Али Ҳамадани о бытии [Текст] / М. Султанов // Материалы IV республиканской конференции молодых

ученых Таджикской ССР, посвященной XXIV съезду КПСС (общественные науки). – Душанбе: Дониш, 1973. – С. 6.

[39]. Султонов, М. Фалсафай иҷтимоии Алии Ҳамадонӣ [Матн] / М. Султонов // Аз Авесто то Ҳамадонӣ: Ба пешвози 680-солагии зодрӯзи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: Маҷмӯаи илмӣ / Муҳаррири масъуль А. Курбонов; Донишгоҳи давлатии Кӯлоб. – Кӯлоб: Сада, 1994. – С. 205-221.

[40]. Счастнев, В. Защита истины: О реставрации мавзолея Амир Саида Хамадони [Текст] / В. Счастнев // Коммунист Таджикистана. – 1977. – 30 янв. – 138.

[41]. Шамолов, А.А. Баъзе масоили ҳикмати амалии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ [Матн] / А.А. Шамолов // Фарҳанг. – 1995. – № 1-3. – С. 7-10.

[42]. Шамолов, А.А. Зодаи Ҳамадону азизи Тоҷикистон [Матн] / А.А. Шамолов // Илм ва ҳаёт. – 2014. – №1. – С. 9 -11.

[43]. Эмомалий, Раҳмон. Муттафакир, шоир ва орифи бузург / Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: Замони ӯ ва нақши он дар тамаддуни Осиёи Марказӣ [Матн] / Эмомалий Раҳмон // Мураттибон А. Раҷабов, М. Каримзода. – Душанбе, 2015. – С. 11-15.

[44]. Эмомалий, Раҳмон. Накше ба ёдгор гузорем / Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси ботантана бахшида ба ҷашни 680-солагии олим ва муттафакири бузурги Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Эмомалий Раҳмон // Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ: таълифоти илмӣ, ирфонӣ ва адабӣ. – Душанбе: Ирфон, 2015.– С. 9-10.

IV. Диссертации и авторефераты:

[45]. Абдурахимов, К.С. Нравственные воззрения Мир Сайида Али Хамадони [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 1995. – 22 с.

[46]. Абдурахимов, К.С. Педагогические идеи Мир Саида Али Хамадони [Текст]: дис. ... докт. пед. наук. – Душанбе, 2006. – 304 с.

[47]. Давлатов, М.Н. Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир [Матн]: дис. ... номз. илм. ҳукук. – Душанбе, 2022. – 175 с.

[48]. Каримова, М.М. Историческая ценность идей Мир Саида Али Хамадони в семейном воспитании и их осуществление в условиях современного таджикского общества [Текст]: дис. ... канд. пед. наук. – Курган-Тюбе, 2016. – 171 с.

[49]. Кенджаяев, Ш.Ю. Государственно-правовые взгляды Джами [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2003. – 210 с.

[50]. Қодирзода, С.М. Афкори сиёсию ҳукукии Абуалӣ Муҳаммад ибни Мисқавайҳ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳуқук. – Душанбе, 2020. – 194 с.

[51]. Шоев, Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада Газали [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 218 с.

V. Электронные источники [Электронный ресурс]:

[52]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии чумхурӣ», 28 декабри соли 2024. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/> (санаи муроҷиат: 04.04.2025).

[53]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26.12.2019 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/> (санаи муроҷиат: 04.04.2025).

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:

[1-А]. Калонов, Ф.М. Афкори ҳукукии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2019. – № 8. – С. 235-239.

[2-А]. Азиззода У.А., Калонов Ф.М. Мавқеи таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар афкори сиёсӣ ва ҳукукии Шарқ. [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.М. Калонов // Ҷавлатшиносӣ ва ҳукуки инсон. (Маҷаллаи илмӣ-амалӣ). – 2022. – № 3(27). – С. 48-59.

[3-А]. Калонов Ф.М. Иникоси маърифати ҳукуқӣ ва вазъи сиёсии асри XIV дар эҷодиёти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Доғишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши илмҳои фалсафа, ҳукуқ ва сиёsatшиносӣ. – 2024. – № 4(16). – С. 161-166.

[4-А]. Калонов Ф.М. Мағҳуми давлат ва ҳокимијат дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2025. – № 1. – С. 242-247.

[5-А]. Калонов Ф.М. Таносуби ҳуқук, ахлоқ ва сиёsat дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ. [Матн] / Ф.М. Калонов // Идракунии давлатӣ. – 2025. – №1 (72). – С. 274-281.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

[6-А]. Калонов Ф.М. Нақши давлат ва ҳуқук дар осори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи чумхуриявии илмию амалий бахшида ба таҷлили ҳуқуқи инсон (7 декабри соли 2020). Душанбе, 2020. – С. 433-440.

[7-А]. Калонов, Ф.М. Мирзозода А.С. Инъикоси давлат ва ҳуқук дар асарҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ дар мавзӯи «Нақши солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар таҳқим ва такомули соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии халқи мамлакат» (27 уми декабри соли 2021). – Душанбе, 2021. – С.137-139.

[8-А]. Калонов Ф.М., Салимов С. Андешаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дар афкори Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021». – (27 уми феврали соли 2021) – Душанбе, 2021. – С. 51-54.

[9-А]. Калонов Ф.М., Шокирова С. Муносибати мутақобилаи ахлоқ ва ҳуқук. // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ дар мавзуи «Нақши солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар таҳқим ва такомули соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии халқи мамлакат». –

[10-А]. Азиззода, У.А., Калонов, Ф.М. Таълимоти давлатӣ-ҳуқуқии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.М. Калонов // Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ. – 2022. – №2. – С. 12-20.

[11-А]. Азиззода У.А., Калонов Ф.М. Ақидаҳои Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ оид ба вазъи ҳуқуқии подшоҳон, вазирон ва амалдорон / Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои назариявии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон» (5-уми декабри соли 2023) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 72-83.

[12-А]. Калонов Ф.М. Нақши арзишҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ дар таълимоти Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалий дар мавзӯи «Конститутсия ҳамчун омили

устувории давлат». (Конституция как фактор стабильности государства) (25 октябри соли 2024). Душанбе, 2024.– С. 26-32.

[13-А]. Калонов Ф.М. Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ. Маводи конференсияи ҷумхуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Нақши Пешвои миллат дар густариши маърифати ҳуқуқии ҷомеа» бахшида ба «Соли маърифати ҳуқуқӣ». (ш. Душанбе, 8 июни соли 2024). – Душанбе: «Ҳирадмандон», 2025 – С. 305-313.

[14-А] Калонов Ф.М. Шарҳи муҳтасари таълимоти ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ оид ба ҳокимият / Ҳуқуки инсон: масъалаҳои назарӣ ва амалий // Маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 ҳамчун «Соли маърифати ҳуқуқӣ» (6 декабря соли 2024). – Душанбе: 2024. – С. 619-624.

[15-А]. Калонов Ф.М. Ақидаҳои давлатио ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ / Материалы Международной научно-практической конференции XV Ломоносовские чтения «Кооперация науки и национально ориентированных стратегий: цифровая модернизация и инновационное развитие» (22-23 апреля 2025 г.). Ч. II. Гуманитарные науки. – Душанбе, 2025. – С. 382-387.

АННОТАЦИЯ
ба диссертатсия Калонзода Фатхиддин Мирзошариф дар мавзуи «Ақидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ»

Вожаҳои калидӣ: Ақидаҳо, давлатӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқ ва озодӣ, инсондӯстӣ, адолат, сиёсат, вазъи ҳуқуқӣ, шоҳ, амалдорон, арзишҳои фарҳангию ахлоқӣ, муносибатҳои оилавӣ, аъзои оила, вазъи ҳуқуқии марду зан, таълимоти ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ, Мир Сайид Алии ҳамадонӣ.

Мақсади таҳқиқоти мазкурро таҳлили таъриҳӣ-ҳуқуқӣ ва умуминазариявии ақидаҳои давлатӣ-ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, аҳаммияти илмӣ-ҳуқуқӣ, маърифатӣ ва иҷтимоӣ-таъриҳии таълимоти мутафаккир, аз ҷумла ақидаҳои инсонпарварона, адолатҳоҳӣ, ҳукуқбунёдии ў барои истифодаи он дар низоми давлати демократӣ ва дунявии мусоидати ташкил медиҳанд.

Дар доираи таҳқиқоти илми худ бо максади пуррао низомнок омӯхтани андешаҳои давлатӣ-ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ҳусуси шароити зисту эҷодиёти мутафаккир, вазъи ҳуқуқии подшоҳ, вазир ва дигар шахсони мансабдори давлати чамъиятӣ, муносибати ҳокимијат бо ҷомеа, ҳолати ҳуқуқии субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ дар муносибатҳои маъмурию идоракунӣ, оилавӣ ва дигар муносибатҳои чамъиятӣ маълумот дода шудааст.

Навғонии илмии таҳқиқоти диссертациониро натиҷаҳои умумии назариявӣ-методологии зерин собит менамоянд: 1) асосҳои назариявӣ-методологии ақидаҳои давлатӣ-ҳуқуқии мутафаккир таҳқиқ карда шудаанд; 2) ақидаҳои давлатӣ ва ҳуқуқии мутафаккир дар робита бо фазои илмӣ ва фарҳангии асримиёнагии Шарқи наздик ва миёна таҳқиқ гардидаанд; 3) имконияти истифодаи баъзе андешаҳои давлати ҳуқуқии мутафаккир дар баҳши тарбияи ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ, боло бурдани фарҳангии ҳуқуқӣ, низоми давлатдорӣ ва фаъолияти ҳукуқҷодқунӣ асоснок карда мешавад; 4) таҳқиқоти мазкур илми ватанӣ ва хориҷии назариявӣ-ҳуқуқиро дар самти омӯзиши таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат бо назардошти таҷрибаи миллӣ ғанӣ мегардонад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки дар доираи таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи ақидаҳои давлатӣ-ҳуқуқии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ сарҳадоти фаҳмиши таъриҳ, назарияи ҳуқуқ ва давлат, таърихи афкори ҳуқуқӣ ва сиёсии ҳалқи тоҷик ба маротиб васеъ ҳоҳад шуд. Аз маводу ҳулосаҳои диссертатсия метавон дар таҳқиқотҳои оянда ва дар ҷараёни тадриси фанҳои таърихи афкори ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, фалсафаи ҳуқуқ, назарияи давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқи мамлакатҳои ҳориҷӣ, проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, асосҳои ҳуқуқи исломӣ, таърихи ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи инсон, ҳукуқшиносии мукоисавӣ, инчунин ҳангоми навиштани китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимий истифода намуд. Инчунин натчаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд барои баланд бардоштани фарҳангии ҷавонон, маҳсусан фарҳангии ҳуқуқии аҳолӣ, ҳудшиносию ҳудоогоҳии мардум, огоҳӣ пайдо намудан аз таъриҳу фарҳангӣ миллӣ ва ғ. хизмат намояд.

АННОТАЦИЯ
на диссертацию Калонзода Фатхиддина Мирзошарифа на тему
«Государственно-правовая мысль Мир Сайида Али Хамадани»

Ключевые слова: идея, государство, правовой, политический, культурный, права и свободы, гуманность, справедливость, политика, правовой статус, должностные лица, культурные и моральные ценности, семейные отношения, члены семьи, правовой статус мужа и жены, правовое образование, правовое воспитание.

Целью настоящего исследования является проведение историко-правового и общетеоретического анализа государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани, обоснование научно-правового, образовательного и социально-исторического значения учения мыслителя, в том числе его гуманистических, правовых идей для использования их в современном демократическом и светском государственном устройстве.

С целью наиболее полного и системного изучения государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани, анализируются сведения об условиях жизни и творчества мыслителя, правовом положении царя, министров, других государственных чиновников и общественных деятелей, взаимоотношениях власти с обществом, правовом положении субъектов правоотношений в административно-управленческих отношениях, семейных и иных общественных отношениях.

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается следующими общетеоретико-методологическими результатами: 1) исследованы теоретико-методологические основы государственно-правовых идей Али Хамадани; 2) государственно-правовые идеи мыслителя изучались во взаимосвязи со средневековой научно-культурной атмосферой Ближнего и Среднего Востока; 3) обоснована возможность использования некоторых государственно-правовых идей мыслителя в сфере современного правового образования, правового просвещения, повышения правовой культуры, государственного устройства и правотворческой деятельности; 4) данное исследование обогащает отечественную и зарубежную теоретико-правовую науку в области изучения истории учений о праве и государстве с учетом национального опыта.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что благодаря комплексному подходу к изучению государственно-правовых идей Мир Сайида Али Хамадани возможность их применения существенно расширяется. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в будущих научных исследованиях и в процессе преподавания таких предметов, как история правовой и политической мысли, история государства и права Таджикистана, философия права, теория государства и права, история государства и права зарубежных стран, проблемы теории государства и права, основы исламского права, история прав человека, права человека, сравнительное правоведение, а также при написании учебников и учебных материалов. Результаты диссертационного исследования могут послужить также повышению культуры молодежи, правовой культуры населения, самосознания народа, осведомленности о национальной истории и культуре и т.д.

ANNOTATION
**on the dissertation of Kalonzoda Fathiddin Mirzosharif on the topic «State-legal
thought of Mir Sayyid Ali Hamadani»**

Key words: ideas, state, legal, political, cultural, rights and freedoms, humanity, justice, politics, legal status, king, officials, cultural and moral values, family relations, family members, legal status of husband and wife, legal education, legal upbringing, Mir Sayyid Ali Hamadoni.

The purpose of this study is to conduct a historical-legal and general theoretical analysis of the state-legal ideas of Mir Sayyid Ali Hamadani, the scientific-legal, educational and socio-historical significance of the thinker's teachings, including his humanistic, fair-legal ideas for their use in a modern democratic and secular state structure.

Within the framework of scientific research, with the aim of a complete and systematic study of the state-legal ideas of Mir Sayyid Ali Hamadani, information is given on the living conditions and work of the thinker, the legal status of the king, minister and other state and public figures, the relationship between power and society, the legal status of subjects of legal relations in administrative and managerial relations, family and other social relations.

The scientific novelty of the dissertation research is confirmed by the following general theoretical and methodological results: 1) the theoretical and methodological foundations of the state and legal ideas of the thinker are studied; 2) the state and legal ideas of the thinker are studied in connection with the medieval scientific and cultural atmosphere of the Near and Middle East; 3) the possibility of using some of the state and legal ideas of the thinker in the field of legal education, legal enlightenment, improving legal culture, state structure and law-making activities is substantiated; 4) this study enriches domestic and foreign theoretical and legal science in the direction of studying the history of teachings on law and the state, taking into account national experience.

The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that within the framework of a comprehensive analysis and consideration of the state and legal ideas of Mir Sayyid Ali Hamadoni, the boundaries of understanding the history, theory of law and the state, the history of legal and political thought of the Tajik people will be significantly expanded. The materials and conclusions of the dissertation can be used in future scientific research and in the process of teaching the subjects of history of legal and political thought, history of the state and law of Tajikistan, philosophy of law, theory of state and law, history of the state and law of foreign countries, problems of the theory of state and law, the foundations of Islamic law, history of human rights, human rights, comparative law, as well as in writing textbooks and educational materials. Also, the results of the dissertation research can serve to improve the culture of youth, especially the legal culture of the population, self-awareness and self-awareness of the people, awareness of national history and culture, etc.